

**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙӢ**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ 809.155.0+802.0

ТКБ 81.2 тоҷ+81.2 анг

Ҳ -51

ҲАСАНОВА САОДАТ РАҶАБАЛИЕВНА

**ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВИЮ ГРАММАТИКИИ ИСТИЛОҲОТИ БОФАНДАГӢ ДАР
ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ (БАР МАБНОИ МАВОДИ
ФАРҲАНГҲО ВА ОСОРИ ИЛМИЮ АДАӢ)**

Автореферати

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи
ихтисоси 6D021300 –Забоншиносӣ (6D021302 –Забоншиносии муқоисавӣ-
таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)

ДУШАНБЕ – 2024

Кори диссертатсионӣ дар кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ичро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Ҷаматов Самиддин Салоҳиддиновиҷ, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Муқарризони расмӣ:

Ҳомидов Дилмурод Раҷабовиҷ – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи милли Тоҷикистон

Туйғунов Носир Ҳақбердиевиҷ – номзади илмҳои филологӣ, дотсент мудири кафедраи забони англисии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

Муассисаи пешбар:

Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Ҳимояи диссертатсия санаи « 23 » сентябри соли 2024, соати 13:00 дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-068 назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (734003, Ҷумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121) маҷlisгоҳи Шурои диссертатсионии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баргузор мегардад.

Бо муҳтавои диссертатсия тавассути сомонаи tgpu.tj ва дар китобхонаи илмии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонбаноми Садриддин Айнӣ шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи « _____ » 2024 фиристода шуд.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент



Каримова Д.Н.

Муқаддима

Кори диссертаций ба таҳлили лугавиу грамматикии истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва муайян намудани заминаҳои ташаккул ва такомули ин анвои истилоҳот бахшида шудааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таркиби лугавии забонҳои тоҷикиву англисӣ бағоят ғаниву рангин буда, саршору лабрез аз мавҷудияти қабатҳои мухталифи лугавиу маънӣ, вомвожаҳо аз забонҳои бегона, воҳидҳои лугавии сермаънову ҳамгун ва мутазоду муродифот аст, ки аз забони адабиёти қадими тоҷикку англис боз мондааст.

Вожаву истилоҳоти соҳаи боғандагӣ дар баробари луғоти дигар бахшҳои чомеа як ҷузъи ҷудонашаванди таркиби лугавии забонҳои тоҷикиву анллисӣ маҳсуб ёфта, таҳлилу баррасии ин анвои истилоҳот амри воқеист. Пешаи боғандагӣ ҳунарест, ки мардум тавассути он ризқу рӯзишро пеш мебарад ва он муарриғари ҳар як қавму миллат буда, бо таърихи ҳалқҳои тоҷику англис алоқаи устувор дорад.

Зарурати таҳқиқи ин мавзӯъ, агар аз як тараф, фаъолияти мутахассисонро дар саноати боғандагӣ осон гардонад, аз тарафи дигар, то ба имрӯз бештари истилоҳоти ин соҳа ба таҳаввули шакливу соҳторӣ дучор шуда, интихоби вожаву истилоҳоти меъёрӣ ба миён омад.

Вожаву истилоҳоти боғандагӣ заминаи бойи қадимаи таърихири соҳиб аст, зоро мардум аз давраҳои қадима бо ҳунари бофтани духтани ниёзи аввалия, амсоли гилему курпа, курта ва дигар анвои либос машғул буда, ба ин васила ҳаёти худро пеш мебурд. Илова бар ин, пайдоиши вожаву истилоҳоти боғандагӣ бо табиат, суннату анъана ва санъати боғандагӣ иртиботи ногусастани дошта, зарурати пажуҳиши вижагиҳои лингвистии ин анвои истилоҳотиро ба миён овард.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Омӯзиши вожаву истилоҳоти соҳаҳои мухталиф дар забони тоҷикӣ қайҳо боз таваҷҷуҳи суханшиносонро ба ҳуд ҷалб намуда, натиҷаи кори эшон дар шакли мақолву рисолаҳои сершуморе нашр гардиданд. Дар ин радиф, метавон рисолаҳои М. Рустамов [1972], Н. Шаропов [1984], Ҳ. Бурҳонова [1982], М. С. Сулаймонов [1997], М. Султон [2001; 2008], С. Назарзода [2004, 2013], П. Нуров [2009; 2018], С. Ҳалимова [2002], Ш. Ҳайитова [2013], Т. Шокиров [2017], А. Шафоатов [2021], Қ. Тураҳасанов [2022], А. Юсупов [2003], Ш. Ёрмаҳмадов [2023] ва дигаронро ном бурд.

Гузашта аз ин, таҳлилу баррасии вожаву истилоҳоти забони тоҷикӣ дар шакли асари алоҳида аз ҷониби забоншиносон М. Қосимова [2013] ё дар таркиби асар аз тарафи суханшиносони тоҷик Ш. Рустамова [1981], М. Шукуров [1991] Д. Саймиддинов [2001], Д. Хоҷаев [2008, 2013] мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Вожаву истилоҳоти пешаварӣ дар осори Сайдои Насафӣ аз ҷониби забоншинос С. Ҳалимова мавриди таҳлили решашиноҳтӣ, маънӣ ва соҳторӣ гардидааст. Яке аз фаслҳои рисолаи мавсуф «Вожаҳои соҳаи боғандагию

дӯзандагӣ» унвон дошта, дар он корбурди ин анвои истилоҳот дар осори С. Насафӣ бозтоб мегардад¹.

Диссертатсияи муҳаққиқ С. Усмонова ба таҳқиқи вожагони боғандагии забони тоҷики бахшида шудааст. Мавсуф дар рисолаи хеш вижагиҳои луғавӣ, маънӣ ва соҳтории ин анвои истилоҳотро таҳлилу баррасӣ намудааст².

Бояд ёдовар шуд, масалаи пажуҳиши вожаю истилоҳоти боғандагӣ аз назари лаҳҷашиносону шевашиносони тоҷик низ дур намонадааст. Забоншинос М. Истамова дар рисолаи худ аз вожаҳои саноати дӯзандагию боғандагии шеваи Самарқанд ёдовар мешавад³.

Як фасли ҷудогонаи асари забоншинос Т. Мақсудов «Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара» ба таҳлилу баррасии лексикаи соҳавии шеваҳои Исфара бахшида шудааст⁴.

Г.З. Абдуллоева дар як фасли ҷудогонаи асари худ роҷеъ ба вожаву истилиҳоти ифодакунандай соҳаи боғандагӣ чунин қайд мекунад: «Гарчанде ин ҳунари қадимаи мардуми тоҷикон (боғандагӣ - С.Х.) ба ҳисоб рафта, қалимаву истилоҳоти зиёдеро дар бар гирад ҳам, аммо аксарияти ин қалимаҳо ба ғурӯҳи қалимаҳои камистеъмол дохил шуда истодаанд, аз қабили ҳалифагӣ (марде, ки дар хонаи мардум ба боғандагӣ машғул аст), обҷоқ (марде, ки дар танидани тору пуди алоҷабоғӣ маҳорат дорад), абрмон (боғанде, ки матои алоҷаи абр мебоғад) ва ғ.»⁵.

Дар таълифоти Ш. Исмоилов, Н. Гадоев, Р. Сангинова баъзе қайду андешаҳо роҷеъ ба истилоҳоти ин анвои ҳунармандӣ рафта бошад ҳам, вале тамоми вижагиҳои лингвистии ин мавзуро бозгу карда наметавонанд.

Пажуҳиши вожаву истилоҳот дар забоншиносии муқоисавӣ, яъне бар мабнои муқоисаи истилоҳоти соҳаҳои муҳталифи ду забони гуногунизому гуногунсоҳтор дар кишвари мо падидай нав набуда, аввалин мақолаву рисолаҳо дар ин самти забоншиносӣ охири садаи XX ва аввали садаи XXI рӯйи коғаз омаданд. Дар ин росто метавон рисолаҳои М. Бекмурод [2001], С. Ҷаматов [2006; 2015], Ҳ. Саидов [2006; 2013], Г. Садиева [2006], С. Собирова [2007], Д. Ҳайдаров [2007], Ш. Каримов [2014; 2021], Ф. Баротов [2012], М. Солиева [2014], З. Мусојамов [2017], М. Азизова [2017]. Ҷӯраева [2019], Б. Ҷуракулов [2019], Ҳ. Ҷӯраев [2019], Ҳ. Асламов [2020], М. Ғаниева [2021], З. Ғаффуров [2022], Ш. Ҷаҳонгиров [2023] ва дигаронро ном бурд.

Таҳқиқи барасии истилоҳоти боғандагӣ низ дар забони англисӣ аз ҷониби забоншиносон дур намондааст. Забоншиноси рус А.В. Кувшинова дар рисолаи хеш «Истилоҳоти фаъолияти боғандагии забони англисӣ ва коркарди лугатнигории он (Английская терминология текстильного дела и её

¹ Ҳалимова С. Вожаву истилоҳоти пешварӣ дар осори Сайдои Насафӣ: дисс. ном.илм. филол: 10.02.01 / Ҳалимова Сафаргул. – Душанбе, 2002. – 170 с.

² Усманова С. Лексика ріпнаментации текстиля в таджикском языке: дисс... канд. филол. наук / С. Усманова. - Душанбе, 1971. - 234 с.

³ Истамова М.Д. Лексика швейного и вышевального искусства в Самаркандских говорах таджикского языка: афтореф. дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 1983.- 25 с.

⁴ Мақсадов Т. Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара / Т. Мақсадов. – Душанбе: Ирфон, 1977. -158 с.

⁵ Абдуллоева Г.З. Таҳқиқи этнолингвистии вожагони соҳаи ҳунармандӣ ва майшӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор / Г.З. Абдуллоева. - Душанбе: Матбааи ҶДММ «Аршам», 2023. - С. 138.

лексикографическая разработка)⁶» марҳилаҳои ташаккул, такомул ва ҳолати муосири истилоҳоти фаъолияти боғандагии забони англисиро аз нуқтаи назари таърихӣ-типологӣ, ки аз ҷониби лугатнигорони ватанӣ пешниҳод шудааст, тавсиф намуда, вижагиҳои тарҷумаи ин анвои истилоҳотро ба забони русӣ ва роҳу усуҳои мураттаб намудани лугатҳои мухталифи истилоҳоти боғандагиро муйян кардааст. Илова бар ин, муаллиф бар мабнои усули муқоисавӣ таҳлили лугатнигории фарҳангҳои мухталифро барои мураттаб намудани лугатҳои дузабона ва тафсирии соҳаи боғандагӣ анҷом додааст, ки ниёзи мутарҷимону мутахассисонро ба корбурди дурусти ин анвои истилоҳот қонеъ мегардонад.

О.А. Николаева дар рисолаи хеш «Истилоҳоти масолеҳшиносии боғандагӣ (Терминология текстильного материаловедения)⁷ роҳу усуслҳои таснифоти вожаву истилоҳоти боғандагӣ, усулҳои сермаҳсулу каммаҳсули қалимсозиро дар ташаккули ин анвои истилоҳот тавсиф карда, ҳамзамон истилоҳзиро дар муайян намудааст. Илова бар ин, низоми ташккули истилоҳоти боғандагиро бо ишорати ҳусусиятҳои матоъҳои истеҳсолшаванд дар рисола нишон дода шудааст.

Дар баробари ин, дар нимаи садаи XX роҷеъ ба номгузории вожаву истилоҳоти боғандагӣ аз ҷониби забоншиносону мутахассисони рус мақолаҳои ҷудогона ба табъ расиданд. Л. М. Горелик ва В. И. Кокошинский дар мақолаи хеш бо унвони «Оид ба истилоҳоти муосири боғандагӣ» қайд мекунанд, ки «мавҷуд набудани истилоҳоти дурусти таҳияшуда на танҳо ба раванди таълимӣ-педагогии тайёр намудани мутахассисони соҳаи саноат ва савдо душворӣ пеш меорад, балки ба муназзамии стандартҳои маснуوت таъсири манғӣ мерасонад ва ин омилҳо, пеш аз ҳама, печдарпечиро ва иштибоҳро дар амалия ва таҷриба ба вучуд меоранд».⁸ Дар мақолаи зикршуда, номгуйи анвои мухталифи матоъҳо таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Илова бар ин, мақолаи Н. Х. Уразов бо номи «Роҷеъ ба масъалаи истилоҳоти боғандагии муосир (К вопросу о современной текстильной терминологии)» нашр гардид, ки муаллиф дар он андешаҳои худро оид ба ҳусусиёти корбурди истилоҳоти боғандагӣ ва тафовути ин анвои истилоҳот аз вожагони умумиистеъмол баён мекунад⁹.

Таъкид ба маврид аст, ки вожаномаву фарҳангномаҳо, асосан, муаррифгари луғоту истилоҳоти боғандагӣ ба шумор мераванд. Бештари мутаххассисони соҳа ба фарҳанги дузабона, ки «Фарҳанги англисӣ-руссии боғандагӣ (Англо-русский текстильный словарь)» унвон дошта, аз ҷониби мӯҳандис З. Е. Рабинов зери таҳрири мӯҳандис К. К. Лупандин ва фарҳанги «Фарҳанги англисӣ-руссии боғандагӣ (Англо-русский текстильный словарь)», ки мураттибаш Михалев аст, рӯ меоранд.

Илова бар ин, аз ҷониби А. В. Куличенко фарҳанге бо номи «Фарҳанги мухтасар оид ба истилоҳоти масолеҳшиносии боғандагӣ ва дузандагӣ (Краткий

⁶ Кувшинова.А. В. Английская терминология текстильного дела и её лексикографическая разработка: дисс ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Кувшинова Анна Владимировна.- Москва, 2008. – 200 с.

⁷ Николаева О.А. Терминология текстильного материаловедения: дис... канд. филол. наук: 10.02.01/Николаева Ольга Алексеевна. – Иваново, 2006. – 179 с.

⁸ Горелик, Кокошинская, 1962: 78].

⁹ Уразов Н. Х. К вопросу о современной текстильной терминологии

терминологический словарь по текстильному и швейному материаловедению)» нашр гардид, ки дар он 650 адад истилоҳу мафҳумҳои меҳварие, ки дар саноати боғандагиву дӯзандагӣ, ки ба риштаву нах ва матоъҳои пахтагини боғандагӣ мансубанд, шарҳу тавзех дода шудааст.

Ягона рисолае, ки ба таҳлили соҳториву маъноии истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ баҳшида шудааст, ба қалами М. Солиева марбут буда, муаллиф дар он танҳо ҳусусиятҳои соҳтории ин анвои истилоҳотро таҳлилу баррасӣ намудааст¹⁰.

Ҳамин тарик, аз гуфтаҳои боло метавон ба хулосае омад, ки вижагиҳои лугавию грамматикии истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ то ба имрӯз аз нигоҳи муқоиса дар шакли пажуҳиши алоҳида таҳлилу баарасӣ нагардидааст.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи таҳқиқ бо барномаҳои таълимӣ ва илмии равияни филологӣ робитаи зич дорад.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили маводҳои таълимии соҳаи боғандагӣ нақши муҳим бозида метавонанд.

Мавзуи таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор мегирад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии диссертатсия омӯзиш, пажуҳиш, муқоиса ва муайян намудани вижагиҳои лугавӣ ва грамматикии истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба шумор меравад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои амалӣ соҳтани ҳадафи худ зимни омӯзишу таҳлили истилоҳоти кулолгарӣ вазифаҳои зерини бо ҳам алоқаманд мавриди таҳқиқ қарор гирифт:

- таҳлилу баррасии мафҳумҳои меҳаврии истилоҳоти боғандагӣ;
- таснифоти мавзуии истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- муайян намудани сарчашмаҳои ташаккулу такомули истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ
- таҳлилу баррасии ҳусусиятҳои лугавию маънои истилоҳоти боғандагии дар забонҳои муқоисашаванда;
- муайян намудани нақши роҳу усулҳои қалимасозӣ дар ташаккули истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ
- ошкор намудани роҳҳои иқтибосшавии истилоҳоти боғандагии иқтибосӣ ба таркиби лугавии забонҳои муқоисашаванда;

Объекти таҳқиқ – истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикию англисӣ мебошад.

¹⁰ Солиева М. А. Структурно-семантический анализ текстильных терминов в таджикском и английском языках: дис... канд. филол. наук: 10.02.20/Солиева Мухаё Абдулакимовна. – Душанбе, 2014. – 160 с.

Мавзуи (предмети) таҳқиқ, пеш аз ҳама, муайян кардани умумият, монандӣ ва тафовути луғавию грамматикии истилоҳоти бофандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқ. Асосҳои назариявии диссертатсияро осори илмию назариявии муҳаққиқони хориҷӣ: Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, А.В. Суперанская, М. Лейчик, Авербух; ватанӣ: М. Шукров, Н. Шаропов, Ш. Рустамов, М. Рустамов, Д. Саймиддинов, С. Сулаймонов, М. Қосимова, С. Назарзода, М.Ҳ. Султон, П.Г. Нуров, Т. Шокиров, Қ. Тураҳасанов, Ш. Ҳайитова, А. Мамадназаров, Ҳ. Сайдов, С. Ҷоматов, Ш. Каримов ва дигарон ташкил медиҳанд.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Барои ҳалли мақсаду вазифаҳои пешгузошта аз усулҳои тасвирий, типологӣ-муқоисавӣ, таҳлили ҷузъҳо (компонентӣ) ват аҳлили луғавию маънӣ васохториву решашиносӣ истифоданамудем.

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгонии мавзуи таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар рисола бори аввал ҳусусиятҳои луғавию грамматикии истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ аз нигоҳи муқоиса таҳлилу баррасӣ мегардад. Илова бар ин, дар диссертатсия ҷой доштани қабатҳои луғавӣ, амсоли сермаъноиву ҳамгунӣ ва муродифоту мутазод дар низоми истилоҳоти бофандагии забонҳои муқоисашаванда муайян шудааст. Дар заминаи таҳқиқи диссертатсия таҳия ва нашри фарҳанги истилоҳоти бофандагии забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ дар назар аст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикиву англиси дар асоси фарҳангҳои дузабонаву бисёрзабона ва асарҳои таърихиву соҳавӣ дар як шакли мушахҳас ҷамъоварӣ гардида, вижагиҳои луғавию маъноиин ин анвои истилоҳот муайян шуданд.

2. Аз таҳлилу баррасии истилоҳоти бофандагии ҷамъоварда маълум гардид, ки аз лиҳози таркиби сарфӣ миқдори зиёди вожагони ин соҳаро дар ҳар ду забони муқоисашаванда ҳам, исмҳои сода ва таркибӣ ё истлоҳ-ибора ташкил медиҳанд, зоро аломату ҳусусиятии истилоҳ маҳз дар таркиби ибора, ҷумла ва матн ҳувайдо мегардад.

3. Ҳамкории иқтисодӣ бо давлатҳои муҳталиф сабаби кушода шудани як қатор корхонаҳои бофандагӣ дар кишвари мо гардид ва ин омил ба забоншиносон ва луғатнигоронро водор соҳт, ки ба пажуҳиши вожаву истилоҳоти соҳаи бофандагӣ рӯ оранд, то ки мутахассисон ба корбурди дурустӣ онҳо душворӣ накашанд.

4. Аз вожаву истилоҳоти бофандагие, ки дар раванди таҳқиқ ҷамъоварӣ шуданд, маълум гардид, ки қисми зиёди ин авнои истилоҳот аз забонҳои арабиву русӣ, лотиниву юнонӣ, англisisиву фаронсавӣ ва ҳиндиву туркӣ иқтибос шуда, дар рушду рушду такомули таркиби луғавии забонҳои муқоисашаванда нақши муҳим бозиданд.

5. Таҳлилу баррасии истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нишон дод, ки нақши усули қалимасозии сарфӣ ва нахвӣ дар ташаккули ин

анвои истилоҳот калон будааст, зеро бештари истилоҳҳо маҳз бар пояи ин ду усули истилоҳсозӣ соҳта шудаанд.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ аз он иборат аст, ки пажуҳиши диссертационии мазкур дар таҳқиқи масъалаҳои гуногуни мансуби аспектҳои забоншиносӣ, аз қабили савтиёт, сарфу наҳв, луғашиносиҷу луғатнигорӣ ва вожашиносӣ. Натиҷаи таҳлилу баррасии мавзуи пажуҳиш дар омӯзиши масоили гуногуни марбут ба шоҳаҳои забоншиносӣ, аз ҷумла, забоншиносии муқоисавӣ-типологӣ, луғашиносиҷу, грамматика ва услубшиносӣ метавонад истифода шавад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ. Аҳаммияти илмии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки маводи он дар асосии луғату фарҳангҳо ва асарҳои таърихӣ таҳия гардида, дар таълими фанҳои «Амалияи нутқи шифоҳи ва хаттии забони англисӣ», «Луғашиносиҷу», «Луғатнигорӣ», «Типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», «Назарияи тарҷума» мусоидат менамояд.

Дараҷаи эътиимоднокии назариявии таҳқиқот, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки дар бунёди таркиби луғавии истилоҳоти соҳаи боғандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ, гуруҳҳои луғавиву маънӣ, воҳидҳои луғавии соҳавӣ; муайянсозии онҳо аз лиҳози пайдоиш ва истилоҳшавӣ сурат гирифтааст.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ дар мавзуи «Таҳлили луғавию грамматикии истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» бо шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)- доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Саҳми диссертант, пеш аз ҳама, дар гирдоварии маводи илмӣ, омӯзишу таҳлили адабиёти назариявӣ, таснифоти вожаву истилоҳоти боғандагӣ аз лиҳози мавзӯъ, маъно ва соҳтору зоҳир гардида, нукоти асосии диссертатсия дар мақолаҳои таълифнамудаи ў дар ҳамоишҳои илмиву амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ шудаанд.

Тавсив ба амалисозии назариявии диссертатсия. Мундариҷаи асосии мавзуи таҳқиқот дар суханрониҳо ва маърузаҳои илмии дар конфронсҳои илмӣ-назариявии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ пешниҳод гардида ва мақолаҳои дар маҷмуаҳо ва маҷаллаҳои илмӣ нашршуда инъикос гардидаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (суратҷаласаи № 9 аз 1-уми апрели соли 2024) баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷа ва нуқтаҳои асосии диссертатсия дар 12 мақола рӯйи чоп омаданд, аз ҷумла, 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай шомили феҳристи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, фехристи ихтисораҳо ва аломатҳои шартӣ, тавсифи умумии таҳқиқот, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 166 саҳифаи чопи компьютериро ташкил медиҳад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар муқаддима, оид ба мубрам будани масъала, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсад, вазифао, объек, предмет, асосҳои назарӣ, асосҳои методологӣ, арҷашмаҳо ва навғонии илмии таҳқиқ, нутаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия маълумот дода мешавад.

Боби аввали диссертатсия- «**Асосҳои назариявии омӯзиши истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**» унвон дошта, аз панҷ фасл иборат аст.

1.1. Шарҳу тавзехи мағҳумҳои меҳварии истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Ҳар як соҳаи илму техника аз маҷмуи луғоту истилоҳоти муайян иборат буда, истилоҳоти он бо вижагиҳои хоси худ аз вожагони умумистеъмол тағовут доранд ва ин ҳусусияти истилоҳ, пеш аз ҳама, дар корбурди он аз тарафи мутахассисони соҳа намудор мегардад. Дар ҳар ду забон ҳам, истилоҳоти меҳварие соҳаи боғандагии вожагони зерин ба шумор мераванд: *боғандар, шустагар, шустагарӣ, пардозгар, читгар, рангрез, калобакор, ҷомабоғ, дасторбоғ, фӯтабоғ, барбандбоғ, руфӯғар, наҷдоғ, намадмол, бандбоғ, канабтоб, дарзӣ, тоқидӯз, хаймадӯз, лачакдӯз, юрмадӯз, пӯстиндӯз, дег (-и шустагарӣ), коса, кудунг, ҳум (-и рангрезӣ), дук, дуккон (асбоби боғандагӣ), қисматҳои дуккон: шона, моку, найча, порсанг. сӯзан паҳим, абрешим, ришита, пахта, карбос, маҳмал, атлас чоқ, дарз; weaver, bleacher, finisher, chitgar, dyer, carpet maker, garment weaver, hand weaver, wool weaver, cloth weaver, cloth weaver, nadof, felter, cloth weaver, hemp maker, tailor, embroiderer, tent maker, lachakdoz, juramdora, skin maker, boiler (of bleaching) , cip, kudung, khum (of dyeing), duk, dukkon (weaving tool), dukkon parts: comb, moki, tube, porsang. needle, wool, silk, thread, cotton, cotton, velvet, satin, seam.*

1.2. Назаре ба таърихи пайдоиши истилоҳоти боғандагӣ. Дар гузашта он маҳсулоте, ки аз анвои гуногуни матоъ истеҳсол мегардид, ба воситаи дасти инсон ичро шуда, ҳаёти иқтисодии мардумро боло мебардошт. Аввалин корхонҳову фабрикаҳои коркарди пахта дар асри XVII дар Лонкашири Англия ба вуҷуд омада, истеҳсоли маводҳои чит дар кишварҳои Олмон, Ҳоланд, Швейцария ва Франсияву Англия доман паҳн кард. Давраи рушди фанҳои табии ба як низоми муайян даровардани истилоҳоти боғандагӣ нуқта гузошт, яъне аз садаи XVIII сар карда, суханшиносон кӯшиш карданд, ки маҷмуи луғоту истилоҳоти боғандагиро дар асоси илмӣ бунёд намуда, онҳоро ба як сохтори муайян дароранд. Ҳамаи истилоҳоти низоми мазкур аз рӯйи қолабҳои муайян

сохта шуда, мавқеи онҳо дар низоми истилоҳоти бофандагӣ муайян гардидаанд.

Маълум гардид, ки интиҳоби воситаҳои забонӣ барои ифодаи мағҳумҳои бофандагӣ хеле муҳим аст. Майлу рағбати мутахассисони соҳаи бофандагӣ ба мубодилаи таҷриба бидуни тавлиди забони маҳсус, яъне бидуни вожаву истилоҳоти ягонаи ба ҳамаи мутахассисон фаҳмо имконнозазир буд. Дар муҳити рушди пайвастаи чомеа, заминай ташаккули луготи истилоҳоти бофандагӣ ба вучуд омад. Аллакай дар марҳилаи ибтидой фарқ кардани истилоҳоти ҳунари бофандагӣ аз дигар анвои истилоҳот ба миён омад, ки алалхусус он истилоҳоте пайдо шуданд, ки бевосита ба ин ё он ҳунари бофандагӣ мансуб буданд, ба монанди: *вожаву истилоҳоти марбути дастгоҳу таҷҳизоти боғаснданӣ* (мошини бофандагӣ – knitting machine, дастгоҳи бофандагӣ – loom, сӯзан – needle); *вожаву истилоҳоти мансуби ашёи хом ва масолеҳ* (ришта (yarn), нах (fibre), кислота, ҳомуз (acid), ишқор (alkali), собун (soup), хлор-(chlorin); *вожаву истилоҳоти марбути амалиётҳои технологӣ* (бофтан – to weave, ресидан, риштан – to spin, дар об ҷӯшондан – to boil of, шӯстагарӣ кардан - to bleach, чайқондан – rince, шӯстан – to scour). Аз тарафи дигар луготу истилоҳоте мавҷуд буд, ки маҳсулоту маснуоти ҳунари бофандагиро таҷассум мекард, ба монанди: *блузка (куртai нимтанаи занона) – blouse, дастрӯймол – handkerchief, ҷойпӯши – bedlining, дастурӯпоккун, танпоккунак, сачоқ – towel*.

Охирҳои солҳои 90-уми садаи XX миқдори зиёди стандартҳои миллӣ ва байналмилалӣ оид ба истилоҳот ва мағҳумҳои саноати бофандагӣ ба нашр расиданд. Ба ин минвол метавон гуфт, ки ба як шакли муайян даровардан ё яксонкунии истилоҳот барои рушду пешрафти илму техника ва яксонсозии номгӯйи таҷҳизот, қисмҳо ва механизмҳои саноати бофандагӣ зарурият ба миён омад. Вақтҳои охир роҳҳои навӣ ба як шакл даровардани истилоҳот аз ҷумла ҳамоҳангозии стандартҳои истилоҳотӣ кишварҳои муҳталиф дар ҳолати мавҷудияти як ё назарияи наздике, ки асоси тамоми низомҳои истилоҳоти миллиро ташкил медиҳанд, ташакқул ёфтаанд. Ин стандартҳо танҳо ҷанбаи моҳияти истилоҳотеро, ки мағҳумҳои мушобеҳро ифода мекунандба назар мегиранд ва соҳтори расмии он метавон ба таври назаррастафовут дошта бошад.

Ҳамин тавр, аз он фикру андешаҳое, ки дар боло зикр намудем метавон ба хуносae омад, ки саноати бофандагӣ таърихи қӯҳан дошта, луготу истилоҳоти он як ҷузъи муҳимми таркиби луғавии забони тоҷикиву англisisiro ташкил медиҳанд.

1.3. Нақши қалимаҳои умумистеъмол дар ташаккули истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Истилоҳоти соҳаи бофандагӣ як ҷузъи ҷудонашавандай таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба шумор рафта, лабрезу саршор аз луготу истилоҳот аст. Нақши вожаҳои умумистеъмол дар ташаккулу такомули луготу истилоҳоти бофандагии забонҳои зикршуда бағоят калон буда, дар зер мӯ роҷеъ ба саҳми онҳо фикру андешаҳои худро баён ҳоҳем намуд.

Касбу ҳунари бофандагӣ, пеш аз ҳама, бо анвои матоъ алоқаманд аст, чунки муҳимтарин мавод барои ҳунари бофандагӣ аз растаниву кандаҳои фоиданок дарёфт мегардад.

Ҳамин тавр, он луготу истилоҳоте, ки дар ташаккули истилоҳоти бофандагӣ ҷой доранд, ба таври зайл дастабандӣ намудем:

вожаҳои умумистеъмол. Дар матнҳои соҳаи бофандагӣ вожаҳои серистеъмол он вожаҳое мебошанд, ки умумиилмианд, ба монанди воҳидҳои луғавии: *system* – низом, *method* – усул, *метод*, *structure* – соҳтор, *theory* – назария, *experience* – таҷриба, малака, маҳорат, *construction* – конструксия, *таркиб*, *type* – тип, хел, навъ, шакл, *analysis* – анализ, *temperature* – ҳарорат, *energy* – энергия, қувва, *mass* – масса, бисёрӣ, миқдори бисёр, *substance* – модда, *volume* – ҳаҷм, андоза, *period* – давр, давра, марҳила, замон, вақт, *concentration* – дараҷаи гилзат, *product* – маҳсул, натиҷа, самара;

истилоҳоти умумитеҳникӣ. Ба ин гурӯҳ вожагонеро мансуб медонанд, ки барои ифодаи мағҳумҳои меҳварии техникӣ корбаст мегарданд: *aggregate* – агрегат (якчанд мошин ва ё асбоби ба ҳамдигар пайваста, *apparatus* – асбоб, олат, дастгоҳ, *condition* – талабот, шарту шароит, *effect* – таъсир, *асар*, *instrument* – асбоб, олат, анҷом, *object* – ҳаҷм, андоза, объект, *apparel* – либос, пӯшоқ, *appliance* – асбоб, таҷхизот, *assay* – санҷиш, таҷриба, озмоиш; *engine* – муҳаррик, атоунт- миқдор, аداد, андоза;

Истилоҳоте, ки ба забони маъмул мансубанд. Луготи маҳсус қобилияти корбурдро дар забони маъмул соҳиб буда, бархе аз вижагиҳои худро аз даст медиҳанд, ба монанди: *metal* – метал, *atom* – атом, *gas* – газ, *plastic* – пластмасса. Дараҷаи корбурди ин анвои истилоҳот чунон густариш ёфтааст, ки онҳо ҳатто ҳамчун истилоҳҳои воқеӣ эътироф карда намешаванд. Ба ин гурӯҳ истилоҳоти зерин мансубанд: *water* – об, *weight* – вазн, *humidity* – намӣ, *тарӣ*, *needle* – сӯзан тевана, *solution* – маҳлул, *soap* – собун, *bath* – ҳаммом, *tank* – бак, ҷалак, *pressure* – фишор, фишордиҳӣ, *volume* – ҳаҷм, андоза, *heat* – гармӣ, ҳарорат.

1.4. Сарчашмаҳои ташккул ва такомули истилоҳоти бофандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Нақши луғатномаҳо вожаномаҳо, фарҳангҳои бисёрзабонаву тафсирӣ, асарҳои таърихиву ҷуғрофӣ дар муаррифӣ намудани луготу истилоҳти бофандагӣ бафоят қалон аст.

Луготу фарҳангҳои муосир ва асарҳои таърихӣ дар ташккул ва такомули истилоҳоти бофандагӣ мавқеи назаррас доранд, ба монанди: «Шаҳрошӯб»-и С. Насафӣ, «Фарҳангги тафсирӣ забони тоҷикӣ», «Фарҳангги Доро (луғатномаи барчидаи тафсирӣ ва решашиноҳтӣ)», «Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав»-и Б. Гафуров ва ғ.

1.5. Таснифоти мавзуии вожаву истилоҳоти бофандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Ҳамаи он луготу истилоҳоте, ки дар раванди таҳқиқ гирдовардӣ шуданд, аз лиҳози мансубияти мавзӯй ба таври зайл дастабандӣ шуданд:

вожаву истилоҳоти мансуби фаъолияти шаҳс дар соҳаи бофандагӣ – terms related to person's activity in the textile industry: ҳунарманӣ – artisan; ресмонрес, ҷархрес – spinner; бофанда – weaver; пахтакорӣ – cotton product; косибӣ –

craftsmanship, пиллапарварӣ – silkworm breeding; шоҳибофӣ – silk-weaving; паимресӣ – wool-spinning; абрешиимресӣ – silk-spinning, ресии, ресидан - spinning; паиминабофӣ – wool-weaving; касби боғандагӣ – weaving);

истилоҳоти марбути номгӯйи ашёҳо, асбобу таҷхизот ва дастгоҳи боғандагӣ, ки ба воситаи онҳо маҳсулоти боғандагӣ истеҳсол мешаванд - terms related to the list of items, tools and textile equipment, by means of which textile products are produced: *сӯзан, тевана, пуд, лупа, моку, парра, таҷхизоти боғандагӣ, сӯзани турбофӣ, сухҳои боғандагӣ, мошини дастгоҳи боғандагии намуди «Silver Reed SK 840ISRP 60N; needle, reel, spool, skein, reed, tow, woof, mill, comb, shuttle,; knitting equipment, crocket hook, knitting needles*

истилоҳоти марбути номгӯйи матоъҳо – terms related to the names of fabrics: *атлас (матоъи абрешиимӣ) – sateen, катон – katon, паим – wool, абрешиим – silk, патдор, паимдор – terry, велюр (навъи аълои баҳмал) – velour, нелон – nylon, наҳӣ –lite fabric, пилтабаҳмал – corduoar;*

вожаву истилоҳоти мансуби наҳ ва ришта – words and terms related to fiber and thread: *наҳ, лавсан, лифи синтетикӣ, нейлон, полиамид, нахи табиӣ, нахи химиявӣ, нахи пахта, нахи катонӣ, нахи паимӣ, нахи абрешиимӣ, нахи сунъӣ, нахи шоҳии сунъӣ, нахи атсетатӣ; fibre, nylon natural fibre, chemical fibre, cotton fibre, linen, woollen fibre, silk fibre, artificial fibre, viscouse fibre, accitate fibre);*

вожаву истилоҳоти мансуби фабрикаву корхонаи истеҳсолкунандай маснуоти боғандагӣ – words and terms related to factories and enterprises producing textile products: *фабрикаи боғандагӣ, фабрикаи боғандагию ресандагӣ, фабрикаи абрешиимрезӣ, фабрикаи ҷуроббофӣ, фабрикаи паимресӣ; weaving factory/ weaving mill, silk-weaving mill, silk mill, stocking factory/ stockingmill, woollen spinning mill);*

вожаву истилоҳоти мансуби раванди истеҳсолот дар соҳаи боғандагӣ – words and terms related to the production process in the textile industry: *наддофӣ, таниш, пайвасткунӣ, пешдарпешшавӣ, шустушукунӣ, кандакоркунӣ, тозакунӣ, рангкунӣ, рангмолӣ, хушккунӣ; combing, worping, interlocking, interlacing, pinking, washing, cleaning, colouring, drying.*

Боби дуюм «Хусусиятҳои луғавию маъноии истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ном дошта, аз панҷ фасл иборат аст.

2.1. Падидай сермаъной дар низоми истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Дар таркиби луғавии ҳар як забон қабатҳои луғавие мавҷуданд, ки бо баъзе хусусиятҳояшон аз якдигар тафовут доранд. Дар низому истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мо бо воҳидҳои луғавие рӯ ба рӯ шудем, ки дар онҳо алномати сермаъной дида мешавад: ба монанди: *абрешиим/абрешум; боғандагӣ (weaving); матоъ (cloth, fabric, material); абрбанд; fabric, yarn (ришта, наҳ) spinner (ресанда), bobbin (галтак) ва ф.*

3.2. Падидай омонимия дар низоми истилоҳоти боғандагӣ. Дар раванди таҳқиқ мо бо он истилоҳоти боғандагие рӯ ба рӯ шудем, ки дар забонҳои муқоисашаванда ба худ хосияти омонимӣ гирифтаанд, ба монанди: **абр I:** буҳори об, ки аз замин бо таъсири ҳарорат ба ҳаво пароканда шуда, аз он барфу борон ҳосил мешавад. **Абр II:** алочае, ки нақшҳояш монанди абри баҳор парча-парча аст. **Абр III:** *кит. төғ» [ФТЗТ, Ч.1., 2008: 31]; **Ғоз I:** *ниг. қоз: ғози ёбой,**

ғози хонагӣ; ғоз барин гардан дароз кардан а) гарданро ниҳоят дароз кардан; б) маҷ. саҳт ба худ болидан. **ФОЗ II**: нахи борики баъзе растаниҳо, ки аз он ресмон мересанд ва чизҳои дигар низ мебофанд; **СУФ I**: порчай нахии сафед барои либосвории так *ва ғ.*; **СУФ II**: дуохонии азоимхонон [ФТЗТ, Ч.2, 2008: 276]; **Comber I**: a long curling sea wave (мавчи баҳри ҷингилаи дароз); 2) a person or machine that prepares cotton or wool for manufacture by separating and straightening the fibres (шахс ё мошине, ки пахта ё пашмо бо роҳи ҷудо ва рост кардани нахҷо барои истеҳсол омода мекунад). **Comber II**: a small fish that gapes when dead, occurring in shallow waters from the western English Channel to the Mediterranean (моҳии ҳурде, ки ҳангоми мурдан даҳонаш кушода мешавад ва дар обҳои на онқадар аз канали ғарбии Ла-Манш то баҳри Миёназамин мавҷуд аст). **Sewer I** (лӯлаи обгузар): an underground conduit for carrying off drainage water and waste matter (лӯлаи зеризаминӣ, ки барои қашидани оби заҳбур ва партовҳо истифода мешавад). **Sewer II** (дӯзанд, дарзӣ): a person that sews (шахсе, ки медӯзад).

3.3. Падидай муродифот дар низоми истилоҳоти бофандагӣ. Муродифот низ мисли дигар қабатҳои луғавӣ дар низоми истилоҳоти бофандагӣ мавқеъи намоён дорад. Дар муқоиса бо забони тоҷикӣ, дар забони англисӣ муродифоте мавҷуданд, ки ҳам дар шакли пурра ва ҳам дар шакли нопурра истеъмол мегарданд: *staple fiber - staple-fiber* (*тори штапел*); *staple fiber yarn* (*нахи, ресмони штапел*); (*тори штапел*; *staple-fiber aftertreatment machine* – мошини коркарди *тори/нахи штапел*; *staple-fiber cutting machine* – мошини бурандай *тори/нахи штапель*; *бандинабуранда*). Дар низоми истилоҳоти бофандагии забони англисӣ истилоҳ-муродифҳое мавҷуданд, ки тафовути савтиву ҳуруфӣ дошта, аз лиҳози маънӣ якранган. Ин тафовут бештар дар таркиби истилоҳоте дида мешавад, ки яке ба гунаи забони англисии Британияи Кабир ва дигаре ба гунаи забони англисии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мансубанд, ба монанди: *woollen* (гунаи забони англисии Британияи Кабир) – *woolen* (гунаи забони англисии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) (пашмӣ): *woolen/ woollen fabric* – *woolen/ woollen cloth* (*матои пашимин*); *woolen/ woollen yarn* (*ресмони/ришишти/нахи пашимин*); *fibre* (гунаи забони англисии Британияи Кабир) – *fiber* (гунаи забони англисии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) (нах): *coarse fibre/ fiber* (*нахи дуруши*); *synthetic fibre/ fiber* (*нахи синтетики*), *wool fibre/ fiber* (*нахи пашимин*). Гузашта аз ин, дар низоми истилоҳоти бофандагии забони англисӣ як микдори муайян муродиф-истилоҳоте мавҷуданд, ки ҳам дар шакли ихтисора ва ҳам дар шакли ғайрииҳтисора ё пурра истеъмол мешаванд, ба монанди: *WP* – *weatherproof* (ҳавоногузар): *weatherproof paint* – *WP paint* (*ранги намерафтагӣ/бадошт*); *weatherproof board* – *WP board* (*картони ба обу ҳаво тобовар*); *WC* – *waterproof cloth* (*матои обногузар*); *WA* – *waterproof apparel* (*либоси обногузар*); *WF* – *waterproof fabric* (*матои обногир*); *WM* – *waterproof material* (*матои обногузар/обногир*).


2.4. Падидай антониммия дар низоми истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Мутазодҳо низ дар баробари дигар қабатҳои луғавӣ, мисли полисемияву омонимия ва синонимия дар низоми истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ зухур кардааст. Аз ин лиҳоз, он

антонимҳое, ки дар раванди таҳқиқ ҷамъ оварда шуданид, ба тариқи зайл дастабандӣ намудем: 1) истилоҳ-антонимҳое, ки хусусиёти аломат ва ё сифати ин ё он анвои матоъро дар соҳаи бофандагӣ ифода мекунанд: *матои обгузар, обгузаронанда* (*water-permeable/pervious fabric*) - *матои обногузар* (*waterproof/watertight/ impermeable fabric*), ҳалқабанди *рост* (*right loop*) - ҳалқабанди *чап* (*left loop*); 2) истилоҳоте, ки мағҳумҳои гуногунро дар соҳаи бофандагӣ ифода мекунанд: *наварди дароянда* (*entrance roller*) - *навради бароянда* (*outlet roller*); *дандонаи тез* (*a sharp/ pointed cog*) - *дандонаи кунд* (*a blunt cog*).

3.5. Нақши истилоҳоти бофандагии иқтибосӣ дар рушди таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва англисӣ. Иқтибосшавӣ дар радифи қалимасозӣ яке аз роҳҳои ғанӣ гардиданни таркиби луғавии ҳар як забон маҳсуб ёфта, вижагиҳои хоси худро дорад. Иқтибосшавии вожаву истилоҳот метавонад бо ду роҳ сурат гирад, якум, иқтибосшавии бевосита, яъне воридшавии воҳидҳои забон дар натиҷаи иртиботи байни забони ҳалқҳое, ки ҳамҷавори яқдигарнӣ ва дуюм, иқтибосшавии бавосита ё ғайримустақим, яъне вожагони бегонае, ки тавассути забони миёнарав ба таркиби луғавӣ ворид мешаванд.

Ҳамин тавр, он вомвожаҳои бофандагие, ки аз қадом забон ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ворид шудаанд, ба таври зайл дастабандӣ намудем: **вомвожаҳои арабӣ:** *матоъ алвон, малбас* (*пүшок, либос*), *маҳма; меҳвар, наддо;*; **вомвожаҳои русӣ:** *втулка, кривошип, шатун, пружина, винт, вилка, шайба, гайка, шуруп, корпус, шарнир, педал;* **вомвожаҳои ҳиндӣ:** *карбос;* **вомвожаҳои туркӣ:** *йиртиши, йўрма, қурок, қолин.*

Ҷадвали № 1. Вомвожаҳои бофандагии иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ



Дар таркиби луғавии забони англисӣ низ вожаву истилоҳоти зиёде мавҷуданд, ки аз дигар забонҳо ворид шудаанд, ба монанди: **вомвожаҳои франсавӣ.** Дар таркиби луғавии забони англисӣ як миқдор истилоҳоти бофандагие мавҷуданд, ки аз забон франсавӣ ворид гардида, номҳои мавзеҳои ҷуғрофиро ифода мекунад: *barege* (матоъи сабуки тунуки шоҳӣ, ки аз пашм тайёр карда мешавад, аз номи деҳаи Barèges (Баречес), ки дар қисмати ҷанубу ғарбии кишвари Франсия ҷойгир аст, гирифта шудааст); *valence* (матоъи тунуки

махсуси турии бофташуда, ки аз номи шаҳри *Valence* (Веленс), ки дар ҷанубу шарқи Франсия воқеъ аст, гирифта шудааст); *vischy* (матоъи пахтагини дурранга буда, дар шаҳри *Vischy* (Вишии)-и Франсия тайёр карда мешуд ва он барои ҷилди болиш ва ҷойпӯши дехқонон ва либоси мардуми дехот истифода мегардид); **вомвожаҳои олмонӣ** (*rope*); **вомвожаҳои италявӣ**. Дар таркиби луғавии забони англисӣ як миқдори муайяни вомвожаҳои ифодакунандай номи шаҳру дехоте, ки дар он ҷо матоъ истеҳсол карда мешавад ва матоъ номи шаҳрро ба худ мегирад, мавҷуданд, ба монанди: *bolobno* (матои боронибоби қапронии рӯйпӯши якруяи обнагузар дошта, аз номи шаҳри Болония, ки дар шимоли Италия ҷойгир буда, гирифта шудааст); **вомвожаҳои ҳиндӣ**: Дар таркиби луғавии забони англисӣ миқдори зиёди истилоҳоти боғандагие мавҷуданд, ки аз забони ҳиндӣ ворид шудаанд. Агар, аз як тараф, ин истилоҳот дар низоми истилоҳоти боғандагӣ бо маънои истилоҳии худ истеъмол шаванд, аз тарафи дигар, истилоҳоти мазкур ин ё он мавзеи ҷуғрофии, ки дар он анвои муҳталифи матоъ истеҳсол мегардад, ифода мекунад, ба монанди: *madapolan* (матоъи пахтагини боғти карбосӣ буда, ба зергурӯҳи митқолии либосҳо мансуб аст, анвои митқолии сифаташ баланд буда, аз номи шаҳри Мадҳавалапан, ки дар кишвари Ҳиндӯстон воқеъ аст, ба вучуд омадааст), *madras* (матоъи пахтагини куртагӣ буда, расмҳои катаknokӣ рангин дорад, ки ба рангҳои табиӣ Ҳиндӯстон ҷойгир аст, ба вучуд омадааст), *kashmir* (матоъи сабуки тозаи пашмӣ ва ё нимпашм буда, нахуст аз кишари Ҳиндӯстон ба дигар кишварҳо оварда мешуд, яъне макони истеҳсоли ин матоъ вилояти таърихии Кашимир ба шумор меравад); **вомвожаҳои чинӣ**. Дар таркиби луғавии забони англисӣ миқдори маҳдуди истилоҳоти боғандагии иқтибосии чиние мавҷуданд, ки номи ин ё он анвои матоъро ифода карда, асли баромадашон ба номи шаҳре, ки дар он матоъи боғандагӣ истеҳсол мешавад, алоқаманд аст, ба монанди: *sateen* (матоъи дурушти пахтагӣ ё абрешимӣ, ки рӯйи ҷилдор дорад. Номи матоъи мазкур аз шаҳри Сатин, ки дар кишвари Чин ҷойгир аст, гирифта шудааст); *nankeen* (матоъи пахтагини бадошту тобовар буда, одатан рангаш зард аст. Матоъи мазкур, асосан, барои маснуоти муина ва қулоҳҳо истифода мешавад. Истилоҳи *nankeen* аз номи шаҳри Нанкин, ки дар шарқи Чин ҷойгир аст, гирифта шуда, дар миёнаи асри XVIII аз забони чинӣ ба забонианглисӣ ворид гардидааст); **вомвожаҳои узбекӣ**. Дар таркиби луғавии забони англисӣ миқдори маҳдуди истилоҳоте мавҷуданд, ки номи ин ё он матоъро ифода намуда, бо номи ҳайвоне, ки аз пашми он матоъ истеҳсол карда мешавад, алоқамандӣ доранд. Яке аз ин истилоҳҳо воҳиди луғавии *karakul* буда, ҳамчун исми моддӣ маънои «a sheep of an Asian breed with a dark curled fleece when young (Гӯсфанди зоти Осиёӣ, ки дар ҷавониаш пашми тираи ҷангалий дорад) ва дуюм, ҳамчун исми маънӣ маънои «матоъ ё мӯйинае, ки аз пашми Карокул истеҳсол шудааст ва ё ба он шабоҳат дорад»-ро ифода мекунад.

Боби сеюми диссертатсия «**Таҳлили соҳтории истилоҳоти боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**» ном дошта, аз ду фасл иборат аст.

2.1. Ташаккули истилоҳоти боғандагӣ бар пояи роҳу усулҳои қалимасозӣ. Дар таркиби луғавии ҳар ду забон миқдори сершумори

истилоҳоти бофандагие мавҷуданд, ки бидуни қолабҳои калимасозиву истилоҳсозӣ сохта мешавад. Ба ин гурӯҳи исмҳо дар ҳар ду забон, пеш аз ҳама, исмҳои сода мансубанд, зоро онҳо танҳо аз як решаву асос иборат буда, бе ҳамроҳ гардидани унсурҳои калимасоз дар низоми истлоҳоти соҳаи бофандагӣ истеъмол мегарданд, ба монанди: *адрас, ришта, атлас, бахмал, без, гоз, нах, бофт, дока, лас, латта, карбос, остар, суф, чит; fabric, top, wool, calico, chintz*.

Аз ин рӯ, истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бар мабнои усулҳои зерини калимасозиву истилоҳсозӣ таҳлилу баррасӣ гардиданд: 1) калимасозии морфологӣ ё сарфӣ; 2) калимасозии синтаксисиву морфологӣ; 3) калимасозии синтаксисӣ; 4) ихтикора.


2.1.1. Созмони истилоҳоти сохта бар пояи калимасозии сарфӣ.

Истилоҳсозӣ ба воситаи вандҳо, яъне пешванду пасвандҳо яке аз усулҳои сермаҳсули калимасозӣ дар забонҳои муқоисашаванда ба шумор рафта, ҳамаи ҳиссаҳои нутқи мустақил чунин қобилиятро соҳибанд. Истилоҳоти сохтаи ҳар ду забон ҳам, ба воситаи пешванд ва пасванд сохта мешаванд.

Нақши пешвандҳо дар ташаккули истилоҳоти сохтаи бофандагии забонҳои муқоисашаванда калон аст, ба монанди: *бе-* (бекасаб); *di-* (*distaff* (чархи ресмонрезӣ)), *non-* (*non+woven = nonwoven* (бетору пуд, нобофта) < *nonwoven fabric* (матои бетору пуд); *nonwoven belt* (тасмаи нобофта); *nonwoven web* (катони пахтагин, катони лифдор, тордор, нахдор)), *im-* (*im-permeable = impermeable* (ҳавоногузар, обногузар, дуруши (-и аргамчин, матоъ) < *impermeable cover* (рӯйпӯши ҳавоногузар); *impermeable finish* (чилди/рӯйпӯши ҳавоногузар)).

Дар зер сохташавии истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ тавассути пешвандҳо дар шакли диаграмма пешниҳод мешавад.

Диаграммаи № 2 Сохтани истилоҳот ба воситаи пешвандҳо.



Дар сохтани истилоҳоти бофандагии забонҳои таҳқиқшаванда нақши пасвандҳо бағоят калон буда, аз сермаҳсултарини онҳо дар зер ёдовар мешавем: **-гин** (пахтагин: матоъҳои пахтагин, газворҳои пахтагин), **-анда** (боф+анда=бофанда; дӯз+анда= дӯзанда, рес+анда=ресанда), **-ӣ** (наддоф+ӣ = наддофӣ, читгар+ӣ = читгарӣ, дӯконбоф+ӣ = дӯконбофӣ, гилембоф+ӣ, гилембоф+ӣ = гилембофӣ, қолинбоф+ӣ = қолинбофӣ, абрешиимӣ <газворҳои абрешиимӣ, шоҳӣ, сӯзанӣ, қаламӣ), **-вор** (либосвор), **-ворӣ** (абрешиимворӣ, йиртишиворӣ), **-гар** (чит+гар= читгар, рехта+гар = рехтагар, шуста+гар = шустагар), **-гоҳ**

(дастгоҳ), **-ак** (ғалтак, чангак, нұмолак, сұзанак, гүшак, забонак), **-иш** (ресиши, боғиши), **-а** (боғта, абра), **-ча** (ало+ча= алоча, бұғча), **-ті** (боғандагі, дұзандагі, ресанда+ті =ресандагі); **-ер** (weaver, spinner), **-инг** (braiding (боғиши, печиши), spinning (ресиши), weaving (боғиши), warping (пекониши), dyeing (хүшкуній, рануборкуній), imbroadering (кашидадүзій, гүлдүзій), embellishing (ороши), **-ор** (separate+or = separator (чудокунанда) < separator unit (дастгоҳи чудокунанда (-и нах, матоъ); separator roll – ғилдириракчай чудокунанда), **-ле** (spindle, shuttle, shuttle action (амали дар моку фаъолият кардан); shuttle body (баданаи моку); shuttle box (құтии моку). Дар забони англісій истилоҳоти боғандагі ба воситай пасвандхой зерин сохта мешаванд, ба монанди:

Чадвали №3 Ташаккули истилоҳоти боғандагии забони точикій тавассути пасвандхо



Дар низоми истилоҳоти боғандагии забонҳои точикій ва англісій вожа-истилоҳоте мавҷуданд, ки ба воситай ду унсури қалимасоз, яъне пасванду пешванд сохта шудаанд, ба монанди: *inter+face+ing* = *interfacing* (равғанбанд (прокладочный материал)< *interfacing of the loom* (равғанбанди дастгоҳи боғандагі): *Today the spinner couldn't work as an interfacing of her loom was spoiled* (Имрұз ресандазан кор карда натавонист, зеро равғанбанді (ложи муҳофизи) дастгоҳи ўз аз кор баромада буд)). *inter+lock+ing* = *interlocking*; *inter+lace+ing* = *interlacing*; *anti+balloon+ing* = *antiballooning* (халтай газногузари аэростати маҳдудкунанда < *ring antiballooning* – маҳдудкуннадаи баллони доирашакл).

2.1.2. Ташаккули истилоҳоти боғандагі тавассути усули қалимсозии нахвию сарфій. Усули қалимсозии нахвию сарфій яке аз сермахсултарин роҳу усулҳои қалимсозиву истилоҳсозій дар забонҳои точикій ва англісій ба ҳисоб меравад. Вожаву истилоҳоти мураккаби соҳаи боғандагі чунин гурӯхбандій шудады: истилоҳоти мураккаби пайваст; истилоҳоти мураккаби тобеъ; истилоҳоти мураккаби омехта.

Истилоҳоти мураккаби пайваст. Ин усули истилоҳсозій, асосан, хоси исм, сифат ва зарф буда, дар сохтани он инчунин дигар ҳиссаҳои нутқ иштирок мекунанд. Бо ёрии миёнвандхо сохта шудани истилоҳоти мураккаби пайваст дар забони точикій мавқеи назаррас дорад, яъне ба воситай миёнвандхо ҳиссаҳои гунонгуни нутқ ба ҳам пайваст мешаванд ва аксари истилоҳоти

мураккаби пайваст решашои гуногун доранд: *абр+ а+астар= абрастар;*
даст+и+боф= дастибоф.

Истилоҳоти мураккаби тобеъ. Ин анвои истилоҳот, аслан, аз ду решаборатанд. Онҳоро аз лиҳози алоқаи ҷузъҳояшон метавон ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: 1. Истилоҳоте, ки ҷузъи якумашон асосӣ буда, ҷузъи дуюм ба он тобеъ аст. 2. Истилоҳоте, ки ҷузъи якумашон тобеъ буда, ҷузъи дуюмашон асосӣ аст. Дар низоми истилоҳоти соҳаи боғандагӣ, вожаҳои мураккабе мавҷуданд, ки аз исму асоси замони ҳозираи феъл таркиб ёфтаанд, асоси феъл қалимаи асосӣ буда, исм атрибути (ҷузъи эзоҳдиҳанд) он мебошад ва дар байнин ҷузъҳо муносибати объектӣ дида мешавад. Асосҳои феъли замони ҳозира чун сифати феълии қӯтоҳшуда ба назар мерасад. Илова бар ин, исмҳое, ки аз асоси замони ҳозираи феъл ва исм таркиб меёбанд, шахсро аз рӯйи ихтисос, қасбу кор ва машғулият ифода менамоянд. Ба қадом ихтисос ва қасбу кор машғул будани шахсро ҷузъи номии қалимаи мураккаб далолат мекунад: *қолинбоф* (*боғандай қолин*), *намадбоф* (*боғандай намад*), *банdboф* (*боғандай банд*), *гилембоф* (*боғандай гилем*), *алочабоф* (*боғандай алоча*), *ямоқдӯз* (*дӯзандай ямоқ*), *адрасбоф* (*боғандай адрас*).

Дар баробари ин, дар низоми истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикӣ исмҳои мураккаби тобеи серҷузъае мавҷуданд, ки аз нигоҳи соҳтор онҳоро метавон ба ду гурӯҳ дастабандӣ намуд: 1) исмҳои мураккаби серҷузъае, ки ҷузъи якумашон мураккаб аст; 2) исмҳои мураккаби серҷузъае, ки ҷузъи дуюмашон мураккаб аст. Исмҳои мураккаби серҷузъаи гурӯҳи якум истилоҳоте мебошанд, ки нахуст ҷузъи якуми онҳо ҳамчун қалимаи мураккаб ташкил ёфта ба таври ҷудогона истеъмол мешавад ва байд ба он ҷузъи дуюм пайваст гардида, исми мураккаби серҷузъа ба вучуд меояд: *яктаҳ+курта* = *яктаҳкурта*. Гурӯҳи дигари исмҳои серҷузъаро вожагоне ташкил мекунанд, ки ҷузъи дуюмашон мураккаб буда, пасон ба он ҷузъи якум пайваст шудааст: *даст+румол* = *даструмол*.

Истилоҳоти мураккаби омехта. Ин анвои истилоҳоти мураккаб аз ду ва ё зиёда асос ё решава үнсурҳои қалимасоз таркиб ёфтаанд: *алочабофи*. Дар низоми истилоҳоти боғандагӣ исмҳои мураккаби омехтае мавҷуданд, ки ҷузъу қисмҳои мухталифи дастгоҳи боғандагиро ифода намуда, дар раванди истеҳсоли маснуоти нассочиву боғандагӣ ин ё он вазифаи мушаххасро иҷро мекунанд. Ин анвои истилоҳот аз исмҳои мухталифи асоси замони ҳозираи феълҳои *кардану доштан* ва пасванди *-анд* соҳта мешаванд: *тандзим+кун+анд* = *тандзимкунанда*, *калоба+кун+анд* = *калобакунанда*, *маҳдуд+кун+анд* = *маҳдудкунанда*, *ҳаракат+кун+анд* = *ҳаракаткунанда*, *найча+дор+анд* = *найчадоранда*, *моку+дор+анд* = *мокудоранда*.

Гузашта аз ин, истилоҳоти мураккаби омехтае мавҷуданд, ки яке аз ҷузъашон қалимаи иқтибосӣ ва дигар ҷузъашон вожаи аслии тоҷикӣ ба шумор меравад: *қуроқдӯзи*. Решава якуми истилоҳи *қуроқдӯзи* вожаи *қуроқ* аз забони туркӣ иқтибос шудааст. *Карбос+боф+ӣ* = *карбосбофи*. Ҷузъи якуми истилоҳи *карбосбофи*, яъне вожаи *карбос* аз забони ҳинди иқтибос шуда, ҷузъи дуюмашро феъли «бофтани» ташкил медиҳад.

Бо вучуди ин, дар забони точикӣ исмҳои мураккаби омехтае мавҷуданд, аз исм, замони ҳозираи феъл ва пасван -ак сохта шудаанд: *чарх+рес+ак = чархресак, риштакашак*.

Гурӯҳи дигари исмҳои мураккаби омехтаи серҷузъаро воҳидҳои луғавие ташкил мекунанд, ки ҷузъи дуюмашон мураккаб буда, пасон, ба он ҷузъи якум пайваст шудааст: *матоъ + теладиҳ+анда = матоътеладиҳанда: пластинаи болопӯши асбоби матоътеладиҳанда; пат + тозакун+анда = паттозакунанда: чуткаи паттозакунанда, ришта + тарангкун + анда = риштатарангкунанда: гӯшии риштатарангкунанда; пружинаи риштатарангкунанда, сӯзан + равонкун + анда = сӯзанравонкунанда, матоъ + поракун +ӣ = матоъпоракунӣ = мизи матоъпоракунӣ*.

Дар баробари ин, дар низоми истилоҳоти боғандагӣ исмҳои мураккаби омехтае мавҷуданд, ки тавассути пешванду пасванд сохта шуда, як қисму ҷузъи мошинҳои боғандагӣ ва фаъолияти онҳоро ичро мекунад ва аломати истилоҳии ин истилоҳҳо дар таркиби истилоҳ-ибораҳо зоҳир мегардад, ба монанди: *ба+ҳаракат + дарор + анда = баҳаракатдароранда: баҳаракатдарорандай корд; баҳаракатдарорандай баландӣ*

Яке аз вижагиҳои фарқунандай истилоҳоти мураккаби боғандагии забонҳои муқоисашванд аст, ки бархе аз воҳидҳои луғавӣ дар забони англисӣ аз лиҳози сохтори сарфӣ исми мураккаб буда, муодили онҳо дар забони точикӣ ҳамчун исми таркибӣ ё истилоҳ-ибора истеъмол мешаванд, ба монанди: *bookbinding – матои пайњамкашидашуда; multiphase – дастгоҳи бисерсамта; shrinkage – нишастан < shrinkage of fabric – нишастани матоъ); yardgood – матои (газвори) канабӣ (нахтагӣ) < yardgood fabric матои нахтагии трикотажӣ; openwork – матои турӣ < openwork fabric – матои турии трикотажӣ; interlock – матои дуқабата.*

2.1.3. Ташаккули истилоҳоти боғандагӣ тавассути усули қалимсозии сарфию наҳвӣ. Дар ҳар ду забон ҳам, падидай ба дигар ҳиссаи нутқ гузаштани истилоҳот бештар дар доираи исму сифат, феълу сифати феълӣ ва зарф сурат мегирад. Дар раванди таъриҳӣ баъзе истилоҳҳо пурра ба ҳиссаи нутқи дигар гузаштаанд, ба монанди: *боғанда, ресандা*. Ин ду истилоҳ аз сифати феъли ба исм гузаштаанд.

Бояд тазаккур дод, ки усули сарфию наҳвӣ дар забони точикӣ он қадар маъмул набуда, дар забони англисӣ хеле сермаҳсул аст. Ҳамин тавр, он истилоҳоти боғандагие, ки дар раванди пажуҳиш ҷамъоварӣ гардидаанд, дар доираи усули сарфию наҳвӣ чунин дастабандӣ намудем: **исм:** *reel – қалоба, найча; knit – бофт; produce – маҳсулот; weave – тарзи ба ҳамдигар пеҷидани тору пуди матоъ; феъл: to reel – пеҷондан< Reel out more line, the fish is getting away and may break it! – Ресмони шастро зиёдтар пеҷон, то ки моҳӣ аз он раҳои ёфта онро надаронад!); to knit – бофтан; to produce – истеҳсол кардан; to weave – бофтан.*

Дар баробари ин, дар низоми истилоҳоти боғандагӣ як миқдор истилоҳоте мавҷуданд, аввал исм буда, пасон, сифат шудаанд: а) ҳамчун исм: *soft as silk – ҳамчун шоҳӣ нарм/мулоим; fine silk – шоҳии маҳин; raw silk – абрешиими ҳом; acetate silk – шоҳии атсетам; artificial / fibre / synthetic silk – шоҳии гайритабиӣ;*

China silk – крепдешин (анвои матои нафиси абрешимӣ); *transparent silk* – шоҳии ҳарир; *chatoyant / shot silk* – шоҳии ҷилодор/мавҷдор, шанжсан *plain silk* – шоҳии якранга/бенақшу нигор; б) ҳамчун сифат: *silk thread* – риштаи абрешимӣ; *silk filament* – ғози абрешим; *silk sewing* – нахи/ресмони абрешимӣ; *silk tiers* – тасмаҳои абрешимӣ; *silk stockings* – ҷуроби абрешимӣ; *silk cloth* – матоъи абрешимӣ, *silk dresses* – куртаси абрешимӣ.

2.1.4. Ташаккули истилоҳоти бофандагӣ бар пояи усули наҳвӣ. Дар қолаби ибора сохта шудани истилоҳ ин падидай нав набуда, бештари истилоҳоти бофандагӣ маҳз дар асоси ин усул сохта мешаванд. Ҷузъҳои истилоҳ-ибораҳо ба якдигар тавассути алоқаҳои муҳталифи наҳвӣ пайваст гардида, дар забони тоҷикӣ аз ҳама сермаҳсултарин алоқаи наҳвӣ – ин алоқаи изофӣ буда, ҷузъи асосӣ ба ҷузъи тобеъ ба воситай бандаки изофии «и» алоқаманд мешаванд ва бештари ҷузъҳои ибораистилоҳоти соҳаи бофандагӣ маҳз тавассути мазкур пайваст гардида, дар низоми истилоҳоти бофандагӣ ҳамчун истилоҳ-ибораҳои исмии изофӣ маъмуланд.

Ҳамин тавр, он ибораистилоҳоти бофандагие, ки гирдоварӣ шуданд, аз рӯйи қолабҳои зерин дастабандӣ гардидаанд.

Ибораистилоҳоти забони тоҷикӣ. Дар забони тоҷикӣ вожагони таркибӣ ё истилоҳибораҳоти соҳаи бофандагӣ дар асоси қолабҳои зерин сохта мешаванд:

N+Adj. Ибораистилоҳоте, ки дар асоси қолаби мазкур сохта мешаванд, аз ду ҷузъ иборат буда, ҷузъи асосӣ исм ва ҷузъи тобеъ сифат буда, ҷузъҳо тавассути бандаки изофии «и» ба ҳамдигар пайваст мешавад: *атласи абрешимӣ; матоъҳои шоҳӣ; матоъҳои абра/авра; қӯқдӯзии шикаста.*

N+N. Ибораистилоҳоте, ки ба воситай қолаби мазкур сохта шудаанд, дучузъа буда, ҳарду ҷузъояшон исм мебошад. Ҷузъҳо ба воситай алоқаи изофӣ ба ҳам пайваст мешаванд. Илова бар ин ҷузъи дуюми ин анвои ибораистилоҳот ба макони истеҳсоли ин ё он матоъ мансуб аст: *атласи Ҳуҷанд; ҷиҳози бофандагӣ.*

N + Adj+ Adj. Истилоҳ-ибораҳое, ки тавассути қолаби мазкур сохта мешаванд, аз се ҷузъ иборат буда, ҷузъҳои сеюму дуюм ҳамчун ҷузъи тобеъ ба ҷузъи якум, яъне ба ҷузъи асосӣ ба воситай алоқаи изофӣ пайваст мешавад: *матоъҳои ҳамвори ҷилодор.*

N+ N + Adj. Ибораистилоҳоте, ки ба воситай қолаби мазкур сохта мешаванд, аз сечузъ – исм, исм ва сифат иборат буда, ҷузъҳои дуюму сеюм ба ҷузъи якум ба воситай алоқаи изофи пайваст мешаванд: *тори беқасаби раҳдор.*

N+Adj+N+Adj. Ибораистилоҳоте, ки тавассути ин қолаб сохта шудаанд, аз ҷаҳор ҷузъ иборат буда, ҳам ду ҷузъи аввал ва ҳам ду ҷузъи охирро исму сифат ташкил дода, ҷузъҳо ба якдигар тавассути алоқаи изофӣ пайваст мешавад: *матоъи дастии сифати паҳтагин.*

Ибораистилоҳоти забони англисӣ. Ибораистилоҳоти забони англисӣ бар пояи қолабҳои зерин сохта мешаванд:

Adjective+Noun. Ибораистилоҳҳое, ки ба воситай қолаби мазкур сохта мешавад аз ду ҷузъ иборат буда, ҷузъҳо ба якдигар тавассути алоқаи тобеъ, яъне тартиби қалима пайваст мегарданд: *spinning wheel* – ҷарҳи ресандагӣ; *cotton-spinning factory* – корхонаи паҳтаресӣ; *Silk weaving factory* – фабрикаи

шоҳибоғӣ, woolen stockings – ҷӯробҳои нашмӣ, stocking mill – фабрикаи ҷӯроббоғӣ.

Adj+Adj+N. Ибораистилоҳхое, ки ба воситай қолаби мазкур сохта шудаанд, аз се ҷузъ иборат буда, ду ҷузъи аввал сифат ва ҷузъи сеюм исм буда, ҷузъҳо ба якдигар тавассути алоқаи тобеъ пайваст шудаанд: *double knitted factory* – матоъи катони дутарафаи қулулабофташуда.

Adjective +Noun+Noun. Ибораистилоҳхое, ки воситай қолаби мазкур сохта шудаанд, аз сеҷузъ иборат буда, ҷузъи якум сифат ва ҷузъҳои дуюму сеюм исм буда, ҷузъҳо ба воситай алоқаи тобеъ ба ҳам пайваст шудаанд: *knitted fabric mill* – матоъи катонбоғӣ; *knitted outwear mill* – корхонаи либосҳои болопӯш истеҳсолкунанда.

2.1.4. Ташаккули истилоҳоти бофандагӣ дар пояи усули луғавӣ-маънӣ. Ба ин гурӯҳ истилоҳоте мансубанд, ки дар заминаи қӯчониш ё маҷозшавӣ ба вучуд меоянд, ба монанди: *eyelid* – суроҳа; *дастак* – таҷҳизот (асбоб)- *holder*, *дандона* – сат.

Дар низоми истилоҳоти бофандагӣ якчанд усули қӯчиши воҳидҳои луғавӣ мавҷуд аст, ба монанди: қӯчиши ном аз рӯйи шабоҳати шакл ва вазифа (*устувона, барабан* (*ашёи силиндрӣ чархзананда дар дастгоҳҳои наддоғӣ, қалобакунӣ, пилтаресӣ*) – *drum, cylinder (rotating cylindrical object in combing, reeling, doubling machines)*); *сӯроҳ* (*сӯроҳи қалони даврашакл дар ришишадон*) – *eyehole (large round hole in the thread feeder), сӯроҳ* (*сӯроҳи хурд дар маснуоти аз матоъ бофташуда*) - *cat eye / pinhole (a very small hole in hosiery or fabric)*, *диагонал* (*навъи матои гафси рах-рах*) – *diagonal (type of thick striped fabric)*; қӯчиши ном аз рӯйи шабоҳати шакл ва корбурд: *funnel (a cone-shaped object through which the strand passes)* - *даҳана* (*ашёи конусшакл, ки аз он ҳомришига/клова мегузарад*); *card* (*a device in the form of a plate with a row of teeth for combing yarn*) - *шиона* (*асбобе дар шакли таҳта дорон қатори дандонҳо барои наддоғии ришишта*); *дандона* (*барҷаста тез дар шона*) - *cog* (*sharp ledge on the card*), *сӯзандон/сӯзанмонад* (*дастгоҳе, ки аз узвҳои ҳалқасоз дар мошини бофандагӣ иборат аст*) - *needle-case (device consisting of loop-forming organs in a knitting machine)*; қӯчиши ном аз рӯйи ҳосият ва сифат: *карбос/катон* (*матои саҳт, дурушиш ва оддӣ бофташуда*) - *canvas / duck (a firm, heavy, plain-weave fabric)*, *ҳарир* (*матои маҳини ҳарир*) - *veil (fine silk fabric)*; *sailcloth / duck / canvas* (*coarse linen or hemp fabric, originally used for sails*) - *матои катонӣ, карбос (катони дурушиш ё матои канабӣ, ки аслан барои бодбон истифода мешавад)*; қӯчиши ном аз рӯйи шабоҳати макони ҷойгиршавии асбобу таҷҳизот: *cap, нӯг* (*гиреҳи ҳалқа дар сари таҷҳизот*) - *head / cap - (protruding device in a loop catcher)*, *оҳир/интиҳо* (*навъи партовҳои истеҳсоли нахи нашн*) - *end (type of waste in the production of wool fibers)*; *face* (*the upper side of the fabric produced by a special weave*) - *рӯй, тарафи рост (тарафи болоши матоъ, ки бо бофтани маҳсус истеҳсол карда мешавад)*; *trimming, edging* (*edge of the fabric*) - *лабаки, фаровези, канори (-и матоъ), tail* (*back of the needle - дум (қисми оҳири сӯзан)*).

2.2. Таснифоти истилоҳҳоти боғандагӣ аз лиҳози мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ. Таркиби луғавии забонро маҷмуи луғоту истилоҳҳоте ташкил медиҳанд, ки ба ин ё он ҳиссаҳои нутқ мансубанд.

Он луғоту истилоҳҳоте, ки гирдоварӣ шуданд, ба ҳиссаҳои нутқи зерин мансубанд:

исм: *адрасбоф, алочабоф, қалобарес, атласбоф, боғанда, зардӯз, нақшидӯз, гилембоф, қолинбоф; weaver, spinner, knitter, binder, embroiderer, carpet-maker, wool-maker;*

сифат: *чандир< матоъи чандир; stretch < stretch socks, дуруши < абрешими дуруши, тӯрӣ, тӯрдор < пардаҳои тӯрӣ; камволӣ< матоъҳои камволӣ, ресмонҳои камволӣ, фабрикаи камволӣ; патдор, пашмдор< матоъи пашмдор, ҷойпӯши патдор, шоҳӣ< матоъи шоҳӣ; тӯрӣ< либоси тӯрӣ; dance/ cloth / thick < dance/ cloth / thick silk; lacy, lacy, pattern; knitted< knitted cloth fabric; silk thread, silk stockings, silk cloth);*

фөъл: *боғтани, тортанидан, печонидан, буридан, дӯхтани, рӯкаши кардан; to weave, to warp, to reel, to cut, to drape, to wear); зарф (моҳирона буридан (-матоъ), тез кор кардан, бодиқҷат боғтани; to cut masterly to weave carefully to clean fastly (-cloth).*

Ҳамин тавр аз таҳлилу баррасии мансубияти истилоҳоти боғандагӣ ба ин ё он ҳиссаҳои нутқ маълум гардид, ки дар ҳар ду забони муқоисашаванда, исмистилоҳҳот мавқеъи меҳварӣ дошта ба сифати исмҳои моддӣ ва маънӣ истеъмол мешавад.

ХУЛОСА

Аз натиҷаи таҳлилу баррасии истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ ба хулосаҳои зерин омадем:

1. Истилоҳоти боғандагӣ дар баробари вожаву луғот як ҷузъи муҳимми таркиби луғавии забони тоҷикӣ маҳсуб ёфта, аз он мағҳумҳое иборат аст, ки ҳунари қадимаи мардуми тоҷику англисро инъикос мекунад.

2. Дар низоми истилоҳоти боғандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ аз унсурҳои иқтибосӣ аз забонҳои бегона, воҳидҳои сермаъною ҳамгунҳо, муродифоту мутазод ва мувозаҳои мухталифи калимаҳо, таъбиру таркибҳои фразеологӣ, унсурҳои бозмонда аз забони адабиёти классикӣ мушоҳида мешавад.

3. Аз лиҳози таркиби сарфӣ, истилоҳоти соҳаи боғандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба содаву соҳта ва мураккабу таркибӣ ё истилоҳ-ибора дастабандӣ гардида, вижагиҳои фарқунандай онҳои дар раванди таҳқиқ муайян гардиданд.

4. Пажуҳиши воҳидҳои истилоҳии боғандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ на танҳо яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавӣ ба шумор рафта, вожаву истилоҳоти ин соҳаи матолиби зиёди гузаштаи ин ҳунари мардумро фаро мегирад. Илова бар ин, вожаву истилоҳоти соҳаи боғандагии забонҳои муқоисашаванда урфу одат ва анъанаҳои хосси таърихиву суннатӣ мардумро бозгӯ менамояд.

5. Бе пажухиши осори қадимаи тоҷикӣ-форсӣ ва англисӣ таҳқиқу баррасии хусусиятҳои истилоҳнигориву истилоҳгузинии забонҳои фавқуззикр имконнозазир аст, зоро дар асоси омӯзиши муфассали истилоҳоти соҳаи мазкур метавон маълумоти зарурӣ гирдоварӣ намуд.

6. Дар раванди таҳқиқ маълум гардид, ки нақши усулҳои қалимасозиву истилоҳсозӣ дар ташаккули истилоҳоти боғандагӣ ниҳоят қалон будааст. Агар дар забони тоҷикӣ бештари истилоҳоти боғандагӣ бар пояи усули сарфӣ соҳта шуда бошанд, пас, дар забони англисӣ ин анвои истилоҳот бештар бар пояи усули наҳви бунёд гардидаанд.

7. Дар раванди таҳқиқ маълум гардид, ки дар таркиби лугавии забони тоҷикӣ бештар вомвожаҳои арабиву русӣ ҷой дошта, дар забони англисӣ вомвожаҳои франсавиву лотинӣ сершуморанд.

8. Агар бештари истилоҳ-ибораҳои дучузъаи забони тоҷикӣ ба воситаи қолаби *Ислам+сифат* соҳта шаванд, пас, бештари истилоҳ-ибораҳои англисӣ дар асоси қолаби *Сифат+ислам* бунёд мегарданд.

9. Дар раванди таҳқиқ маълум гардид, ки дар соҳтани бештари истилоҳоти боғандагии забони тоҷикӣ пасванди *-gī* сермаҳсул буда, муодили он дар забони англисӣ пасванди *-er* ба шумор меравад. Пешвандҳо дар ташаккули истилоҳоти боғандагии ҳар ду забон ҳам каммаҳсуланд.

10. Агар дар забони тоҷики бештари вомвожаҳо аз забонҳои лотиниву юнонӣ ва фаронсавиву олмони тавассути забони русӣ ворид гардида бошад, пас дар забони англиси иқтибосшавии вожагон тавассути забонҳои лотиниву фаронсавӣ ба амал меояд.

11. Дар раванди таҳқиқ маълум гардид, ки дар ташаккули истилоҳҳои соҳаи боғандагӣ забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ низ фарқият ҷой дорад. Агар дар забони тоҷикӣ истилоҳоти боғандагӣ дар қолаби истилоҳ-ибораҳо соҳта шуда, аз ҷузъҳои чудогона иборат бошанд, пас, дар забони англиси ин анвои истилоҳот аксар вақт бо як қалима ифода мейбанд.

12. Муайян карда шуд, ки дар низоми истилоҳоти боғандагии ҳар ду забон воҳидҳои лугавие мавҷуданд, ки ба худ хусусияти сермаъноиву ҳамгунӣ ва муродифиву мутазодӣ гирифтаанд.

13. Дар ҳар ду забон ҳам сарчашмаҳои ташаккули истилоҳоти боғандагӣ асарҳои бадеиву таърихи ва вожаномаву фарҳангномаҳо ба шумор рафта, дар онҳо шарҳи дастуригу маънӣ ва усули корбурди ин анвои истилоҳот бозтоб гардидаанд.

14. Дар раванди таҳқиқ маълум гардид, ки истилоҳоти соҳаи боғандагӣ бо дигар соҳаҳо, аз қабили химияву ботаника ва техникиву масолеҳшиносӣ иртиботи наздик доранд.

15. Аломату хусусияти истилоҳии воҳидҳои лугавии соҳаи боғандагӣ, пеш аз ҳама, дар таркиби ибораву ҷумла маълум мегардад, зоро бидуни ин хусусият фарқ намудани истилоҳ аз вожаи умумиистеъмолӣ гайриимкон аст.

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ НАТИЧАҲОИ АМАЛИИ ТАҲҚИҚ

Таҳлилу баррасии вожаву истилоҳоти бофандаги бар мабнои осори илмию бадей яке аз мавзӯъҳои умдаи замони муосир ба шумор меравад. Маълум аст, ки вожаву истилоҳоти бофандагӣ дар осори илмию бадеии мутафаккирону суханварони гузашта мавқеи густурда дорад ва дар ин замина метавон тавсияҳои зеринро ироа намуд:

1. Пажуҳиши анҷомёфта метавонад дар омӯзиши минбаъдаи истилоҳоти бофандагӣ дар осори олимону забоншиносон ва истилоҳшиносони тоҷику англис саҳмгузор бошад ва онҳо метавонанд аз он истифода баранд.

2. Нуктаҳои муҳимме, ки натиҷаву хулосаҳои пажуҳиш дар асоси онҳо пешниҳод гардидаанд, дар таҳлили луғавию маънӣ, дастурӣ, решашинохтӣ ва соҳтории истилоҳоти бофандагӣ ва нақши усулҳои вожасозиву истилоҳсозии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ метавонад ба таври васеъ истифода гардад.

3. Вожаву истилоҳоти гирдовардашуда метавонад дар таҳқиқу таълифоти муҳталиф, аз қабили дастурҳои таълимӣ, монографияҳои илмӣ ва таҳияи вожаномаву фарҳангномаҳои истилоҳот ба таври густурда корбурд гардад.

4. Вожаву истилоҳоти бофандагии таҳқиқшуда кори мутахассисони соҳаро осон мегардонад, зоро дар рисола тамоми истилоҳоти соҳа дар ду забон - тоҷикиву англисӣ оварда шудаанд.

5. Пажуҳиши густурдаи вожаву истилоҳоти бофандагӣ бар мабнои осори шоирону нависандагон ва фарҳангномаҳо барои аз худ кардани вижагиҳои лингвистии ин анвои истилоҳот мусоидат намояд.

ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

[1-М.] Ҳасанова С. Р. Ҳусусиятҳои лӯғвӣ-грамматикии истилоҳоти соҳаи нассочии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С. Р. Ҳасанова // Паёми Донишгоҳи Ҳоруғ. – Ҳоруғ, 2021. – № 1(17). – С. 203-210.

[2-М.] Ҳасанова С. Р. Тематическая классификация текстильной терминологии таджикского и английского языков / С. Р. Ҳасанова // Ахбори Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4 (269). – С. 209-212

[3-М.] Ҳасанова С. Р. Нақши калимаҳои умуниистеъмол дар ташаккули истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С. Р. Ҳасанова // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2023. – №6 (1107). – С. 98-102.

[4-М.] Ҳасанова С. Р., Ҷаматов С. С. Бозтоби лӯғоту истилоҳоти бофандагӣ дар сарчашмаҳои муосири фарҳангнигорӣ ва таъриҳӣ / С. Р. Ҳасанова, С. С. Ҷаматов // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2024. – №1 (108). – С. 69-73

[5-М.] Ҳасанова С. Р., Ҷаматов С. Таҳлили соҳтори вожаву истилоҳоти бофандагӣ бар пояи роҳу усули калимасозӣ / С. Р. Ҳасанова, С. Ҷаматов // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2024. – №2 (109). – С. 12-21

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуа ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[6-М.] Ҳасанова С. Р. Мавқеи калимаҳои иқтибосии марбути бахши нассочӣ дар таркиби лӯғавии забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ / С. Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ, адабиётшиносӣ ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои олий: мавод. конфер. илм-амал. чумхур. - Душанбе, 2021. – С. 144-146.

[7-М.] Ҳасанова С. Р. Назаре ба мағҳуми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар илми забоншиносӣ / С. Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва лингводидактика дар заминай муюширати байнифарҳангӣ: мавод. конфер. илм-амал. чумхур. - Душанбе, 2021. - С. 285-286.

[8-М.] Ҳасанова С. Р. Роль суффиксов в образовании текстильной терминологии таджикского и английского языков / С. Р. Ҳасанова // Забони миллӣ оинаи пурчилои таъриҳ: мавод. конфер. илм-амал. чумхур. - Душанбе, 2022. - С. 98-102.

[9-М.] Ҳасанова С. Р. Виды и структура текстильных терминов в английском и таджикском языках / С. Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, методика ва тарҷума: мавод. конфер. илм-амал. чумхур. - Душанбе, 2020. - С. 209-213.

[10-М.] Ҳасанова С. Р., Ҷаматов С.С. Метафоризация текстильных терминов в таджикском и английском языках / С. Р. Ҳасанова, С. С.

Джаматов // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, методика ва тарҷума: мавод. конфер. илм-амал. ҷумхур. - Душанбе, 2023. - С. 258-261.

[11-М.] Ҳасанова С. Р., Ҷаматов С.С. Таҳлили соҳторӣ ва луғавию маъноии истилоҳоти боғандагии асари “Шаҳрошӯб”-и Сайиди Насафӣ ва муодилҳои англисии онҳо / С. Р. Ҳасанова, С.С. Ҷаматов // Муносибати босалошият дар рушду нумуи таълими забони хориҷӣ: мавод. конфер. илм-амал. байнал. - Душанбе, 2024. - С. 141-145.

[12-М.] Ҳасанова С. Р. Падидаи муродифот дар низоми истилоҳоти боғандагӣ / С. Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ: мавод. конфер. илм-амал. ҷумхур. - Душанбе, 2020. - С. 276-278.

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САДРИДИНА АЙНИ**

На правах рукописи

УДК 809.155.0+802.0
ББК81.2 точ+81.2 анг
Х –51

ХАСАНОВА САОДАТ РАДЖАБАЛИЕВНА

**ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА
МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ, НАУЧНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ)**

Автореферат

на соискание ученой степени доктора философии (PhD) – доктора по
специальности 6D021300 – Языконание (6D021302 – Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание)

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертационная работа выполнена на кафедре языкоznания и сопоставительной типологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

Научный руководитель: **Джаматов Самиддин Салохиддинович**,
доктор филологических наук, профессор кафедры языкоznания и сравнительной типологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни

Официальные оппоненты: **Хомидов Дилмурод Раджабович** – доктор филологических наук, профессор кафедры истории языка и типологии филологического факультета Национального университета Таджикистана

Туйгунов Носир Хакбердиевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Таджикского аграрного университета имени Ш.Шотемура

Ведущая организация: Международный университет иностранных языков Таджикистана имени Сотима Улугзаде

Защита диссертации состоится « 23 » сентября 2024 г., в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-068 при Таджикском государственном педагогическом университете им. Садриддина Айни (734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121) зал заседаний Учёного совета ТГПУ им. С. Айни.

С содержанием диссертации можно ознакомиться на сайте www.tgpu.tj и в научной библиотеке Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.

Автореферат разослан _____ 2024 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук, доцент



Каримова Д.Н.

ВВЕДЕНИЕ

Диссертационная работа посвящена лексико-грамматическому анализу текстильной терминологии на материале словарей, научных и художественных произведений в таджикском и английском языках и определению формирования и совершенствования данной разновидности терминологии.

Актуальность темы исследования. Словарный запас таджикского и английского языков очень богат и насыщен разнообразными лексико-семантическими пластами, заимствованием из других языков, полисемантическими, омонимическими, антонимическими и синонимическими лексическими единицами, которые сохранились из древней таджикской и английской литературы.

Текстильная лексика и терминология наравне с лексикой других сфер общества являются неотъемлемой частью словарного запаса таджикского и английского языков, следовательно анализ данной разновидности терминов – это реальность. Профессия ткачества является ремеслом, посредством которого люди зарабатывают на жизнь и которое представляет каждого народа и нацию, и имеет прочную связь с историями таджикского и английского народов.

Важность исследования данной темы, с одной стороны, облегчает деятельность специалистов текстильной промышленности, с другой – к настоящему времени абсолютное большинство терминов данной области претерпели формальную и структурную эволюцию, и возникла необходимость выбора нормативной лексики и терминологии. Лексика и терминология текстильной промышленности имеет богатые древние исторические корни, так как люди издревле занимались ткачеством и шитьём предметов первой необходимости, таких как ковры, одеяла, платы и другие разновидности одежды, и таким образом зарабатывали на жизнь. Кроме того, возникновение текстильной лексики и терминологии неразрывно связано с природой, традицией и искусством ткачества, и в силу этого возникла необходимость исследования языковых особенностей данного вида терминологии.

Степень изученности научной темы. Исследование лексики и терминов различных областей таджикского языка уже давно привлекает внимание лингвистов, а результаты их работы опубликованы в виде многочисленных статей и диссертаций. В частности, диссертации М. Рустамова [1972], Н. Шаропова [1984], Х. Бурхановой [1982], М. С. Сулаймонова [1997], М. Султона [2001; 2008], С. Назарзода [2004, 2013], П. Нурова [2009; 2018], С. Халимовой [2002], Ш. Хайитовой [2013], Т. Шокирова [2017], А. Шафоатова [2021], К. Турахасанова [2022], А. Юсупова [2003], Ш. Ёрмакхадова [2023] и мн.др.

Помимо этого, анализ лексики и терминологии таджикского языка в виде отдельной научной работы осуществлено М. Косимовой [2013] или в разделах аналогичных трудов таджикскими филологами Ш. Рустамовым [1981], М. Шукуровым [1991] Д. Саймиддиновым [2001], Д. Ходжаевым [2008, 2013].

Лексика и термины ремесленничества в творчестве Сайдои Насафи в этимологическом, семантическом и структурном плане было исследовано С. Халимовой. Один из разделов данного труда озаглавлен «Лексика вязания и

шитья», и в нем отражено способы употребления данного вида терминов в творчестве поэта¹¹.

Диссертация С. Усмановой посвящена исследованию текстильной лексики таджикского языка. В своей диссертации автор проанализировала и освещала лексические, семантические и структурные особенности указанных терминов¹².

Следует заметить, что вопрос исследования текстильной лексики и терминологии также привлекал внимание таджикских диалектологов. Ученый-лингвист М. Истамова в своей диссертации упоминает лексику швейной и текстильной лексики Самаркандинского говора¹³.

Отдельная часть работы лингвиста Т. Максудова «Лексика и фразеология говоров таджиков Исфары» посвящена анализу отраслевой лексики говоров Исфары¹⁴.

В отдельном разделе своей работы исследователь Г.З. Абдуллоева отмечает следующее по поводу слов и терминов, обозначающих область текстильной промышленности: «Хотя это древнее искусство таджикского народа (ткачество – С.Х.) содержит множество слов и терминов, большая часть этих слов относится к группе менее употребляемых слов, таких как халифаги (человек, который ткет в домах людей), обчоқ (человек, искусный в плетении ткани алоча), абрман (ткач, ткущий ткань алоча абр) и т. д.»¹⁵

В работах Ш. Исмаилова, Н. Гадоева, Р. Сангинова имеется некоторые заметки и точки зрения по поводу терминологии этого вида ремесленного производства, однако и это не может отражать вес языковой аспект данной темы.

Изучение слов и терминов в сравнительном языкознании, то есть на основе сравнения терминов разных областей двух разносистемных и разноструктурных языков в нашей стране явление не новое, так как первые статьи и диссертации в этой области языкознания появились в конце XX и начала XXI века. Авторами этих работ являются М. Бекмурод [2001], С. Джаматов [2006; 2015], Х. Саидов [2006; 2013], Г. Садиева [2006], С. Собирова [2007], Д. Хайдаров [2007], Ш. Каримов [2014; 2021], Ф. Баротов [2012], М. Солиева [2014], З. Мусоямов [2017], М. Азизова [2017]. Джураева [2019], Б. Джуракулов [2019], Х. Джураев [2019], Х. Асламов [2020], М. Ганиева [2021], З. Гафуров [2022], Ш. Джаконгиров [2023] и мн. др.

Исследованием текстильной терминологии английского языка занимались и другие лингвисты. Так, русский исследователь А.В. Кувшинова в своей диссертации «Английская терминология текстильного дела и её

¹¹ Ҳалимова С. Вожаву истилоҳоти пешаварӣ дар осори Сайидои Насафӣ: дисс. ном.илм. филол: 10.02.01 / Ҳалимова Сафаргул. – Душанбе, 2002. – 170 с.

¹² Усманова С. Лексика орнаментации текстиля в таджикском языке: дис... канд. филол. наук / С. Усманова. - Душанбе, 1971. - 234 с.

¹³ Истамова М.Д. Лексика швейного и вышевального искусства в Самаркандинских говорах таджикского языка: афтореф. дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 1983.- 25 с.

¹⁴ Максудов Т. Лексика ва фразеология шеваҳои тоҷикони Исфара / Т. Максудов. – Душанбе: Ирфон, 1977. - 158 с.

¹⁵ Абдуллоева Г.З. Таҳқиқи этнолингвистии вожагони соҳаи ҳунармандӣ ва майшӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор / Г.З. Абдуллоева. - Душанбе: Матбааи ҶДММ «Аршам», 2023. - С. 138.

лексикографическая разработка»¹⁶ сделала акцент на описании периодов становления, развитии и современном состоянии текстильных терминов английского языка с историко-типологической точки зрения, которые представлены отечественными лексикографами и именно это определяет особенности передачи данной разновидности терминов на русский язык и способы составления различных словарей текстильной терминологии. Кроме того, руководствуясь сравнительным методом, автор проводит лексический анализ различных словарей для составления двуязычных и толковых словарей текстильной промышленности, удовлетворяющих нужду переводчиков и специалистов в релевантном использовании этих терминов.

О.А. Николаева в своей диссертации «Терминология текстильного материаловедения»¹⁷ описала способы и пути классификации текстильной лексики и терминологии, продуктивные и малопродуктивные способы словообразования и терминообразования при сконструировании данного типа терминов. Кроме того, в диссертации показана система формирования текстильных терминов с привязкой к характеристикам выпускаемых тканей.

В то же время в середине XX века российские лингвисты и специалисты опубликовали отдельные статьи, посвященные именованию текстильной лексики и терминологии. В статье исследователей Л. М. Горелика и В. Я. Кокошинского констатируется, что отсутствие правильно разработанных терминов не только создает трудности в учебно-педагогическом процессе подготовки специалистов в области промышленности и торговли, но и отрицательно влияет на систематизации стандартов на продукцию и эти факторы, прежде всего, вызывают путаницу и ошибки в практике и опыте. В данной статье проанализирован комплект различных типов тканей¹⁸.

Помимо этого, в статье Н. Х. Уразова излагается его позиция относительно особенностей использования текстильной терминологии и отличия данного типа терминов от общеупотребительной лексики¹⁹.

Необходимо отметить, что словари и словари, в основном, представляют текстильную лексику и терминологию. Большинство специалистов сферы обращаются на двух отраслевые двуязычные словари, авторам которых являются инженер З. Е. Рабинов и А.Ф. Михалев.

Кроме того, А. В. Куличенко составлен словарь, в котором составитель интерпретировал 650 ключевых терминов и понятий текстильной и швейной промышленности, которые относятся к пряже, волокну и хлопчатобумажным текстильным тканям²⁰.

Автором единственной диссертацией, посвященной структурно-семантическому анализу таджикских и английских текстильных терминов,

¹⁶ Кувшинова.А. В. Английская терминология текстильного дела и её лексикографическая разработка: дисс ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Кувшинова Анна Владимировна.- Москва, 2008. – 200 с.

¹⁷ Николаева О.А. Терминология текстильного материаловедения: дис... канд. филол. наук: 10.02.01/Николаева Ольга Алексеевна. – Иваново, 2006. – 179 с.

¹⁸ Л. М. Горелика и В. Я. Кокошинского О современных текстильных терминах»

¹⁹ Уразов Н. Х. К вопросу о современной текстильной терминологии

²⁰ Краткий терминологический словарь по текстильному и швейному материаловедению

является М. Солиева, которая проанализировала только структурные особенности этого типа терминологии²¹.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что лексико-грамматические особенности таджикских и английских текстильных терминов не становились объектом отдельного исследования и по сей день не подвергались анализу в сопоставительном плане.

Связь исследования с программами или научными темами. Тема диссертационной работы непосредственно связана с образовательными и научными программами филологического направления. Результаты и выводы научных исследований могут сыграть важную роль в разработке и совершенствовании учебных материалов в текстильной промышленности. Предмет данного исследования изучается и исследуется в рамках одного из направлений научно-исследовательской работы кафедры языкоznания и сравнительной типологии Таджикского Государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Целью данного изыскания является исследование, сравнение и определение лексических и грамматических особенностей текстильной терминологии на основе научных и художественных произведений в таджикском и английском языках.

Задачи исследования. В процессе анализа были поставлены следующие задачи, которые взаимосвязаны между собой:

- Интерпретации основных понятий слов и терминов текстильной отрасли;
- классификация слов и терминов текстильной отрасли таджикского и английского языков по тематике;
- выявление источников становление и развитие слов и терминов текстильной отрасли сравниваемых языках;
- установление лексико-семантических особенностей слов и терминов текстильной отрасли таджикского и английского языков;
- выявление роль терминообразовательных способов в образования слов и терминов текстильной отрасли сравниваемых языках;
- определение способы и путей заимствования слов и терминов текстильной отрасли в таджикском и английском.

Объект исследования – сравнительный анализ слов и терминов текстильной отрасли на основе научных и художественных произведений в таджикском и английском языках.

Предметом исследования - выявление лексико-грамматической особенности слов и терминов текстильной отрасли на основе научных и художественных произведений в таджикском и английском языках.

²¹ Солиева М. А. Структурно-семантический анализ текстильных терминов в таджикском и английском языках: дис... канд. филол. наук: 10.02.20/Солиева Мухаё Абдулакимовна. – Душанбе, 2014. – 160 с.

Теоретические основы исследования. Теоретическую базу диссертации составляют научно-теоретические труды зарубежных: Д.С. Лотте, А.А. Реформатского, А.В. Суперанской, М. Лейчик, Авербух; и отечественных исследователей: М. Шукрова, Н. Шаропова, Ш. Рустамова, М. Рустамова, Д. Саймиддина, С. Сулаймонова, М. Косимовой, С. Назарзода, М.Х. Султона, П.Г. Нурова, Т. Шокирова, К. Турахасанова, Ш. Хайитовой, А. Мамадназарова, Х. Сайдова, С. Джаматова, Ш. Каримова и др.

Методологическая основа исследования. Решение задач и достижение цели в работе автор осуществил посредством использования описательного, типолого-сравнительного, компонентного и лексико-семантического, структурного и этимологического анализов.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследуемой диссертации заключается в том, что в работе впервые освещается лексико-грамматические особенности слов и терминов текстильной отрасли на основе научных и художественных произведений в таджикском и английском языках с контрастивной точки зрения. Кроме того, в диссертации определяется наличие лексических пластов, таких как полисемия, омонимия, синонимия и антонимия в текстильной терминосистеме сравниваемых языков. На базе исследования намечается создание и издание текстильного терминологического словаря английского, русского и таджикского языков.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Текстильная терминология сравниваемых языков на базе двуязычных и многоязычных словарей и историко-отраслевых трудов были собраны в конкретной форме и определены лексико-семантические особенности этих типов терминов.

2. Из анализа и рассмотрения собранных текстильных терминов стало ясно, что по своему морфологическому составу большое количество слов этой области в обоих сопоставимых языках состоят из простых и сложных существительных или терминов-словосочетаний, поскольку признаки и характеристики термина обнаруживаются в составе словосочетания, предложения и текста.

3. Экономическое сотрудничество с различными странами привело к открытию в нашей стране ряда текстильных предприятий, и этот фактор побудил лингвистов и лексикографов обратиться к исследованию текстильной лексики и терминологии, чтобы у специалистов не возникло затруднений в их правильном использовании.

4. Текстильная лексика и терминология, собранная в процессе исследования, показала, что абсолютное большинство вышеуказанного разряда лексики были заимствованы из арабского, латинского, греческого, русского, французского, английского, хинди, тюркского языков и сыграли важную роль в становление и развитие лексического состава сравниваемых языков.

5. Анализ текстильной терминологии вышеуказанных языков продемонстрировали, что в формировании этих типов терминов большую роль играют морфологический и синтаксический способы словообразования,

поскольку большая часть терминов создана на основе этих двух способов деривации.

Теоретическая значимость исследования отражается в том, что настоящее диссертационное исследование освещается различные вопросы, связанные с такими аспектами лингвистики как фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, лексикография и стилистики. Результаты настоящего диссертационной исследования могут быть применены в процессе изучения и исследования различных языковых вопросов лингвистики, в частности, сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного языкознания, фонетики и грамматики.

Практическая значимость исследования. Практическое значение научной работы отражено в том, что его фактический материал, собранный путем сплошной выборки из словарей и исторических произведений, весьма полезно использовать в процессе занятий «Практикум устной и письменной речи английского языка», «Лексикологии», «Лексикографии», «Сопоставительная типология английского и таджикского языков», «Теории перевода».

Уровень достоверности результатов исследования, прежде всего, проявляется в том, что при разработке словарного запаса таджикского и английского языков текстильной промышленности используются лексико-семантические группы, лексические единицы данной отрасли; их идентификация производилась с точки зрения происхождения и формирования.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Рассматриваемая диссертация на тему «Лексико-грамматический анализ текстильной терминологии в таджикском и английском языках на основе научных и художественных произведений в таджикском и английском языках» соответствует паспорту научной специальности и его содержание установленному порядку написания диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) – доктор по специальности 6D021300 – Языкознание (6D021302 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание).

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Соискатель непосредственно участвовал во всех этапах исследования, начиная со сбора научной литературы, его изучения и анализе, классификации лексики и текстильной терминологии по исследуемой теме, семантике и структуре, а основное содержание диссертации были изложены в статьях, написанных автором для республиканских и международных научно-практических конференций.

Апробация результатов диссертации. Основное содержание темы исследования было изложено в выступлениях и научных докладах на научно-теоретических конференциях международного, республиканского и университетского уровня, а также отражено в статьях, опубликованных в научных сборниках и журналах.

Диссертация была обсуждена и представлена на защиту на заседании кафедры языкознания и сопоставительной типологии Таджикского

государственного педагогического университета имени Садриддина Айны (протокол №9 от 1 апреля 2024 года).

Публикации по теме диссертации. Результаты и основные положения диссертации опубликованы в 12 статьях, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах, включенных в список ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, списка сокращений и условных знаков, общего описания исследования, трех глав, заключения, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования и списка использованной литературы. Объем диссертации состоит из 166 страниц компьютерного набора.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение охватывает такие пункты, как: актуальность темы, степень изученность темы, связь исследования с программами и научными темами, цели, задачах, объекте, предмете, теоретических и методологических основах, источниках, научной новизне, положениях, выносимых на защиту, теоретическом и практическом значимости, соответствие темы диссертации с паспортом научной специальности, личном вкладе соискателя ученой степени в исследовании, апробации результатов, публикациях по теме диссертации, структуре и объеме диссертации.

Первая глава диссертационная работа называется «**Текстильная терминология в таджикском и английском языках (теоретический аспект)**» и состоит из пяти разделов.

1.1.Интерпретации основных понятий слов и терминов текстильной отрасли в таджикском и английском языках. Каждая область науки и техники состоит из набора определенной лексики и терминологии, а ее термины отличаются от общеупотребительных слов своими специфическими особенностями, и эта особенность термина отражается, прежде всего, в его использовании специалистами данной области. В обоих языках основными терминами сферы текстиля являются следующие лексемы: *бофандада, шустагар, шустагарӣ, пардозгар, читгар, рангрез, калобакор, ҷомабоф, дасторбоф, фӯтабоф, барбандбоф, руфӯгар, наддоф, намадмол, бандбоф, канабтоб, дарзӣ, тоқидӯз, хаймадӯз, лачакдӯз, юрмадӯз, пӯстиндӯз, дег (-и шустагарӣ), коса, кудунг, ҳум (-и рангрезӣ), дук, дуккон (асбоби бофандагӣ), қисматҳои дуккон: шона, моку, найча, порсанг. сӯзан паим, абрешим, ришида, пахта, карбос, маҳмал, атлас чоқ, дарз; weaver, bleacher, finisher, chitgar, dyer, carpet maker, garment weaver, hand weaver, wool weaver, cloth weaver, cloth weaver, nadof, felter, cloth weaver, hemp maker, tailor, embroiderer, tent maker, lachakdoz, juramdora, skin maker, boiler (of bleaching), cup, kudung, khum (of dyeing), duk, dukkon (weaving tool), dukkon parts: comb, moku, tube, porsang. needle, wool, silk, thread, cotton, cotton, velvet, seam.*

1.2. Взгляд на историю возникновения текстильной терминологии. В прошлом те изделия, которые изготавливались из разных видов ткани,

производились руками человека, что способствовало повышению экономической жизни народа. Первые хлопкоразрабатывающие предприятия и фабрики были созданы в XVII веке в Ланкашире, Англия, а производство хлопчатобумажных материалов распространилось на Германию, Голландию, Швейцарию, Францию и Англию. Естествознание, претерпевая период эволюции, препятствовало тому, чтобы текстильная терминология вводилась в определенную систему. В начале XVIII века ученые-лингвисты сделали попытку создания комплекта текстильной лексики и терминологии на научной основе и введения их в определенную структуру. Термины этой системы были созданы на базе определенных моделей и определены их позиция в системе текстильной терминологии.

Как известно, релевантный выбор языковых средств является немаловажным для выражения текстильных концептов. Для того, чтобы специалисты текстильной промышленности смогли делиться своим опытом, возникла необходимость создания специального языка, то есть без единой лексики и терминов, известных всем специалистам. Наравне с непрерывным развитием общества создалась основа для составления словаря текстильной терминологии. Уже на начальном этапе необходимо было отличать термины ткачества от других разновидностей, особенно от тех терминов, которые имели непосредственное отношение к тому или иному ткацкому искусству, такие как: слова и термины, относящиеся к ткацким приспособлениям и оборудованию (мошини бофандагй – knitting machine, дастгоҳи бофандагй – loom, сұзан – needle); *лексика и терминология, относящиеся сырью и продукции* (ришта (yarn), нах (fibre), кислота, ҳомуз (acid), ишқор (alkali), собун (soup), хлор- (chlorin); *лексика и терминология, относящиеся технологическим действиям* (бофтан – to weave, ресидан, риштан – to spin, дар об құшондан – to boil of, шұстагарй кардан - to bleach, чайқондан – rince , шұстан – to scour). С другой стороны, существует лексика и терминология, относящиеся текстильной продукции: блузка (*куртai нимтанаи занона*) – blouse, даструймол – handkerchief, қойпүш – bedlining, дастурұпоккун, таппоккунак, сачоқ – towel.

В конце 90-х годов XX века было опубликовано большое количество национальных и международных стандартов по терминам и понятиям текстильной промышленности. Таким образом, можно сказать, что возникла необходимость введения или унификации терминов в определенной форме для развития и прогресса науки и техники и унификации перечня оборудования, частей и механизмов текстильной промышленности. В последнее время в случае существования одной или сходной теории, составляющей основу всех национальных терминологических систем, формируются новые способы приведения терминов в одну форму, в том числе гармонизация терминологических стандартов разных стран. Эти стандарты учитывают только суть терминов, обозначающих схожие понятия, а их формальная структура может существенно отличаться.

Таким образом, из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что текстильная промышленность имеет древнюю историю и текстильная лексика и

терминология являются важным составляющим словарного запаса таджикского и английского языков.

1.3. Роль общеупотребительных слов в образовании терминов текстильной отрасли в таджикском и английском языках. Слов и терминов текстильной отрасли является неотъемлемой частью словарного состава таджикского и английского языков. Роль общеупотребительных слов в становление и развитии терминов текстильной отрасли упомянутых сравниваемых языков очень высока, ниже мы высказаем свои мысли и мнения относительно их вклада.

Искусство ткачества, прежде всего, связано с типом ткани, так как важнейший материал для искусства ткачества добывается из растений и минералов.

Таким образом, мы сгруппировали лексику и терминологию, входящие в формирование текстильной терминологии, следующим образом:

Общеупотребительная лексика. В текстах текстильной сферы употребительная лексика является из числа тех, которые являются общенаучными, такими лексическими единицами как: *system* – низом, *method* – усул, *method*, *structure* – соҳтор, *theory* – назария, *experience* – таҷриба, малака, маҳорат, *construction* – конструкция, таркиб, *type* – тип, хел, наевъ, шакл, *analysis* – анализ, *temperature* – ҳарорат, *energy* – энергия, қувва, *mass* – масса, бисёрӣ, миқдори бисёр, *substance* – модда, *volume* – ҳаҷм, андоза, *period* – давр, давра, марҳила, замон, вакт, *concentration* – дараҷаи гилзат, *product* – маҳсул, натиҷа, самара.

Общетехнические термины. Этой группе относятся слова, которые используются для выражения ключевых технических понятий: «*aggregate* – агрегат (якчанд мошин ва ё асбоби ба ҳамдигар пайваста, *apparatus* – асбоб, олат, дастгоҳ, *condition* – таработ, шарту шароит, *effect* – таъсир, *asap*, *instrument* – асбоб, олат, анҷом, *object* – ҳаҷм, андоза, объект, *apparel* – либос, пӯшок, *appliance* – асбоб, таҷхизот, *assay* – санчиши, таҷриба, озмоиш; *engine* – муҳаррик, атоинт- миқдор, адад, андоза» [ФТЗТ; OED: electronic resource].

Общеизвестные термины. Специальная лексика имеет возможность использования в общеупотребительной речи, но при этом теряют некоторые свои особенности, например: *metal* – метал, *atom* – атом, *gas* – газ, *plastic* – пластмасса. Эти термины настолько широко используются, что их даже не признают в качестве реальных терминов. К этой группе относятся следующие термины: *water* – об, *weight* – вазн, *humidity* – намӣ, *needle* – сӯзан тевана, *solution* – маҳлул, *soap* – собун, *bath* – ҳаммом, *tank* – бак, чалак, *pressure* – фишиор, фишиордиҳӣ, *volume* – ҳаҷм, андоза, *heat* – гармӣ, ҳарорат.

1.4. Источники развития и совершенствования текстильной терминологии на таджикском и английском языках. В представлении текстильной лексики и терминологии очень важна роль различных словарей, в частности многоязычных и толковых, историко-географических трудов.

Современные словари и исторические произведения занимают значительное место в формировании и развитии текстильной терминологии,

такие как: «Шахрошуб» С. Насафи, «Толковый словарь таджикского языка», «Словарь Доро (выбранный толковый и этимологический словарь)», «Таджики. История древнейшего, древнего, средневековья и нового периода» Б. Гафурова; Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English, Webster's New World Dictionary и другие.

1.5. Тематическая классификация текстильной лексики и терминологии в таджикском и английском языках. Вся собранная в процессе исследования лексика и терминология по тематической принадлежности разделяется на следующие группы:

Лексика и терминология, относящиеся деятельности человека в сфере ткачества – terms related to person's activity in the textile industry: *ҳунарманд* – *artisan*; *ресмонрес*, *чархрес* – *spinner*; *бофанда* – *weaver*; *пахтакорӣ* – *cotton product*; *косибӣ* – *craftsmanship*, *пиллапарварӣ* – *silkworm breeding*; *шоҳибоғӣ* – *silk-weaving*; *пашмресӣ* – *wool-spinning*; *абрешишресӣ* – *silk-spinning*, *ресииш*, *ресидан* – *spinning*; *пашминабоғӣ* – *wool-weaving*; *касби бофандагӣ* – *weaving*);

термины, выражающие название предметов, инструментов и текстильного оборудования, с помощью которых производятся текстильные изделия – terms related to the list of items, tools and textile equipment, by means of which textile products are produced: *сӯзан*, *тевана*, *пуд*, *лупа*, *моку*, *nappa*, *таҷӯзоти бофандагӣ*, *сӯзани турбоғӣ*, *сихӯи бофандагӣ*, *мошини дастгоҳи бофандагии намуди* «*Silver Reed SK 840ISRP 60N*»; *needle*, *reel*, *spool*, *knitting needles*, *skein*, *reed*, *tow*, *woof*, *mill*, *crocket hook*, *comb*, *knitting equipment*, *shuttle*;

термины, выражающие названия тканей – terms related to the names of fabrics: «*атлас* (*матои абрешимӣ*) – *sateen*, *катон* – *katon*, *пашм* – *wool*, *абрешиш* – *silk*, *натдор*, *пашмдор* – *terry*, *велюр* (*высший сорт бархата*) – *velour*, *нелон* – *nylon*, *нахӣ* – *lite fabric*, *пилтабахмал* – *corduoar*» [ФТЗТ; OED: electronic resource];

лексика и терминология, относящиеся волокну и нити – words and terms related to fiber and thread: *нах*, *лавсан*, *лифи синтетикӣ*, *нейлон*, *полиамид*, *нахи табӣ*, *нахи химявӣ*, *нахи пахта*, *нахи катонӣ*, *нахи пашмӣ*, *нахи абрешимӣ*, *нахи сунъӣ*, *нахи шоҳии сунъӣ*, *нахи атсетатӣ*; *fibre*, *nylon* *natural fibre*, *chemical fibre*, *cotton fibre*, *linen*, *woolen fibre*, *silk fibre*, *artificial fibre*, *viscouse fibre*, *accitate fibre*);

лексика и терминология, относящиеся фабрике и предприятию, производящую текстильную продукцию – words and terms related to factories and enterprises producing textile products: «*фабрикаи бофандагӣ*, *фабрикаи бофандагию ресандагӣ*, *фабрикаи абрешимрезӣ*, *фабрикаи ҷӯроббоғӣ*, *фабрикаи пашмресӣ*; *weaving factory/ weaving mill*, *silk-weaving mill*, *silk mill*, *stocking factory/ stockingmill*, *woollen spinning mill*)» [ТСТЯ, Ч.1-2; ODE: electronic resource];

лексика и терминология, связанная с производственным процессом в текстильной промышленности – words and terms related to the production process in the textile industry: «*наддоғӣ*, *таниш*, *пайвасткунӣ*, *пеишдарпечешавӣ*, *шустушукунӣ*, *кандакоркунӣ*, *тозакунӣ*, *рангкунӣ*, *рангмолӣ*, *хушккунӣ*; *combing*,

worping, interlocking, interlacing, pinking, washing, cleaning, colouring, drying» [ТСТЯ, Ч.1-2; ODE: electronic resource].

Вторая глава называется «Особенности текстильной терминологии в таджикском и английском языках: лексико-семантический аспект» и охватывает пять разделов.

2.1. Полисемия в системе терминов текстильной отрасли таджикского и английского языков. В словарном составе каждого языка имеются определенные лексические пласты, которые отличаются друг от друга некоторыми свойствами. В системе текстильной терминологии таджикского и английского языков мы столкнулись с лексическими единицами, в которых наблюдается признаки полисемии: к примеру: *абрешим/абрешум; бофандагӣ (weaving); матоъ (cloth, fabric, material); абранд; fabric, yarn (ришта, нах) spinner (ресанда), bobbin (галтак)* и т.д.

2.2. Омонимия в системе текстильной терминологии. В процессе исследования мы столкнулись с текстильной терминологией, которые приобрели омонимичные свойства в сравниваемых языках, например: «**абр I:** испарение воды, которое под действием температуры рассеивается от земли в воздух, из него образуются снег и дождь. **Абр II:** алача, узор которой подобно весенней туче (шёлковая или полушибольковая ткань с узором в виде облаков). **Абр III: кн. төғ – клинок»** [ТСТЯ, Ч.1., 2008: 31]; «**Ғоз I: см. қоз: ғози ёбай, ғози хонагӣ; ғоз барин гардан дароз кардан** а) вытянуть шею; б) *пер.* сильно гордится собой. **Ғоз II:** тонкое волокно некоторых растений, из которого плетут веревки и ткут другие вещи» [ТСТЯ, Ч.1., 2008: 31]; **СУФ I:** отрезок белого волокна для нижнего белья *и т.д.*; **СУФ II:** молитва чтеца заклинаний» [ФТЗТ, Ч.2, 2008: 276]; «**Comber I:** a long curling sea wave (длинная вьющаяся морская волна); 2) a person or machine that prepares cotton or wool for manufacture by separating and straightening the fibres (человек или машина, которая подготовливает хлопок или шерсть к производству путем разделения и выпрямления волокон). **Comber II:** a small fish that gapes when dead, occurring in shallow waters from the western English Channel to the Mediterranean (маленькая рыбка, у которой открывается рот после смерти и обитающая на мелководье от Ла-Манша на запад до Средиземного моря)» [ODE: electronic resource]. «**Sewer I** (водопроводная труба): an underground conduit for carrying off drainage water and waste matter (лӯлаи зеризаминӣ, ки барои кашидани оби заҳбур ва партовҳо истифода мешавад – подземная труба, используемая для транспортировки сточных вод и отходов). **Sewer II** (швея): a person that sews (человек, который шьёт)» [ODE: electronic resource].

3.3. Синонимия в системе текстильной терминологии. В системе текстильной терминологии наравне с другими лексическими пластами синонимия занимает особое место. По сравнению с таджикским языком в английском существуют синонимы, употребляющие в полной и неполной формах: *staple fiber – staple-fiber (тори штапел); staple fiber yarn (нахи, ресмони штапел); (тори штапел; staple-fiber aftertreatment machine – машини коркарди тори/нахи штапел; staple-fiber cutting machine – машини бурандаи тори/нахи штапель; бандинабуранда.* В системе английских текстильных терминов

существуют термины-синонимы, различающиеся по фонетическому оформлению, но одинаковые по значению. Эта разница чаще всего проявляется в составе терминов, принадлежащих одному типу британского английского, а другому типу английского языка Соединенных Штатов Америки, например: *woollen* (британский английский) – *woolen* (американский английский) (пашмӣ - шерстяной): *woolen/ woollen fabric* – *woolen/ woollen cloth* (матои пашмин); *woolen/ woollen yarn* (ресмони/риштаи /нахи пашмин); *fibre* (британский английский) – *fiber* (американский английский) (волокно): *coarse fibre/ fiber* (нахи дуруши); *synthetic fibre/ fiber* (нахи синтетики), *wool fibre/ fiber* (нахи пашмин). Более того, в системе терминов текстильной отрасли английского языка имеются значительное количество терминов-синонимов, которые применяются как в сокращенной, так и в полной форме: «*WP – weatherproof* (ҳавоногузар): *weatherproof paint* – *WP paint* (ранги намерафтагӣ / бадошӣ); *weatherproof board* – *WP board* (картони ба обу ҳаво тобовар); *WC – waterproof* cloth (матои обногузар); *WA – waterproof apparel* (либоси обногузар); *WF – waterproof fabric* (матои обногир); *WM – waterproof material* (матои обногузар/обногир)» [ODE: electronic resource]..

2.4. Антонимия в системе текстильной терминологии таджикского и английского языков. Наряду с другими лексическими пластами, такими как полисемия, омонимия и синонимия в системе текстильной терминологии таджикского и английского языков наблюдается явление антонимии. С этой точки зрения антонимы, собранные в процессе исследования, мы сгруппировали следующим образом: 1) термины-антонимы, выражающие характеристику или качества того или иного вида ткани в текстильной промышленности: *матои обгузар, обгузаронанда* (*water-permeable/pervious fabric*) – *матои обногузар* (*waterproof/watertight/ impermeable fabric*), *ҳалқабанди рост* (*right loop*) - *ҳалқабанди чап* (*left loop*); 2) термины, презентирующие дифференциальные концепты в сфере ткачества: «*наварди дароянда* (*entrance roller*) – *наварди бароянда* (*outlet roller*); *дандонаи тез* (*a sharp/ pointed cog*) – *дандонаи кунд* (*a blunt cog*)» [ТСТЯ, Ч.1-2; ODE: electronic resource].

2.5. Роль заимствованной текстильной терминологии в развитии словарного запаса таджикского и английского языков. Заимствование как и словообразование является одним из способов обогащения словарного запаса каждого языка и обладает своими нюансами. Заимствование слов и терминов может осуществляться двумя способами: во-первых, прямое заимствование, т.е. введение языковых единиц в результате общения между языками соседних народов, и во-вторых, косвенное или непрямое заимствование, т.е. иностранные слова, которые входят в словарный запас посредством языка-посредника.

Таким образом, в зависимости от того из какого языка заимствованные текстильные термины вошли в словарный запас таджикского языка, мы сгруппировали их следующим образом: **арабские заимствования:** *матоъ алвон, малбас* (*пӯшок, либос*), *махма; меҳвар, наддо*); **таноб;** **русские заимствования:** *втулка, кривошип, шатун, пружина, винт, вилка, шайба,*

гайка, шуруп, корпус, шарнир, педал; **индийские** заимствования: *карбос;* **турецкие заимствования:** *йиртиши, йўрма, қурок, қолин.*

В словарном запасе английского языка существует огромное количество слов и терминов, вошедших из других языков, такие как: **французские заимствования.** В лексическом составе английского языка встречается определенное количество французской текстильной терминологии, обозначающие названия географических местностей: *barege* (легкая, тонкая шёлковая ткань из шерсти, названная в честь деревни Barèges (Бареж), расположенной в юго-западной части Франции); *valence* (особая тонкая сетчатая ткань, названная в честь города Valence (Веленс), который расположен на юго-востоке Франции); *vischy* (это была двухцветная хлопчатобумажная ткань, произведенная во французском городе Vischy (Виши), из нее шили наволочки, покрывала и одежду для крестьян и деревенских жителей); **немецкие** заимствования (*rope*); **итальянские** заимствования. В словарном запасе английского языка встречаются определенное количество заимствований, выражающих названия городов и селений, где изготавливаются ткани и ткань именуется в честь города. К примеру: *bolobno* (балоновый плащ с односторонним водонепроницаемым покрытием, названный в честь города Болонья на севере Италии); **индийские** заимствования: в словарном запасе английского языка наблюдается огромное количество текстильной терминологии, вошедшие из индийского языка. Если, с одной стороны, эти термины в системе текстильной терминологии употребляются в своём терминологическом значении, с другой стороны, данные термины обозначают название того или иного географического названия, где производятся ткани. К примеру: *madapollan* (это хлопчатобумажная ткань с карбосной текстурой, она относится к подгруппе одежды миткал, это высококачественный тип миткаля, родившийся от названия города Мадхавалапан, который расположен в стране Индия), *madras* (это хлопчатобумажная рубашечная ткань с красочными клетчатыми узорами, характерными для натуральных индийских цветов. Этот термин происходит от названия города Мадрас, который расположен в стране Индия), *kashmir* (это легкая ткань из чистой шерсти или полушерсти, которая впервые была завезена из Индии в другие страны, то есть местом производства этой ткани является историческая область Кашмир); **китайские** заимствования. В словарном запасе английского языка наблюдается ограниченное количество китайской заимствованной текстильной терминологии, обозначающие названия того или иного вида ткани, происхождение которых связано с названием города, где она производится. К примеру: *sateen* (жесткая хлопчатобумажная или шелковая ткань с блестящей поверхностью. Название этой ткани взято от города Сатин, который находится в Китае); *nankeen* (это прочная хлопчатобумажная ткань, обычно желтого цвета. Эту ткань в основном используют для пошива одежды и головных уборов. Термин *nankeen* произошел от названия города Нанкин, расположенного в восточном Китае, и вошел в английский язык из китайского в середине XVIII века); **узбекские** заимствования. В лексическом составе английского языка ограниченное количество терминов, выражающих название той или иной ткани, связаны с

названием животного, из шерсти которого изготовлена ткань. Одним из таких терминов является лексема *karakul*, которая являясь вещественным существительным, означает «a sheep of an Asian breed with a dark curled fleece when young (овца азиатской породы, имеющая в молодом возрасте темную лесную шерсть) и, во-вторых, как вещественным существительным означает «ткань или волосы из каракульской шерсти или похожие на нее»

Третья глава диссертации озаглавлена «Структурный анализ текстильной терминологии в таджикском и английском языках», и охватывает два раздела.

3.1. Образования терминов текстильной отрасли на основе пути и способов словообразования. В словарном запасе обоих языков существует огромное количество текстильной терминологии, которые сформировываются без моделей слово- и терминообразования. Этой группе существительных обоих языков, прежде всего, относятся простые существительные, так как они состоят только из одного корня и основы, без прибавления словообразовательных элементов в терминосистеме сферы текстиля, такие как: *адрас, ришта, атлас, бахмал, без, гоз, нах, бофт, дока, лас, латта, карбос, остар, суф, чит; fabric, top, wool, calico, chintz*.


Поэтому текстильная терминология таджикского и английского языков проанализированы в зависимости от следующих способов словообразования: 1) морфологический способ; 2) синтаксисо-морфологический способ; 3) синтаксический способ; 4) аббревиатура.

3.1.1. Образование производных терминов посредством морфологического способа. Терминообразование посредством аффиксов, т.е. префиксов и суффиксов, является одним из продуктивных способов словообразования в сравниваемых языках, и это свойственно содержательным частям речи. Производные термины обоих языков образованы посредством префикса и суффикса.

Префиксы играют большую роль в формировании производной текстильной терминологии сравниваемых языков, к примеру: *бе-* (*беқасаб*); *di-* (*distaff* (*чархи ресмонрезӣ*)), *non-* (*non+woven = nonwoven* (*бетору пуд, нобофта*) < *nonwoven fabric* (*матои бетору пуд*); *nonwoven belt* (*тасмаи нобофта*)); *nonwoven web* (*катони пахтагин, катони лифдор, тордор, нахдор*)), *im-* (*im-permeable = impermeable* (*ҳавоногузар, обногузар, дуруши (-и аргамчин, матоъ)*) < *impermeable cover* (*рӯйпӯши ҳавоногузар*); *impermeable finish* (*чилди/рӯйпӯши ҳавоногузар*)).

Ниже в виде схемы представлены конструкции таджикского и английского переплетения терминов через предлоги.

Схема №1 Образования терминов с помощью префиксов.



В образовании текстильной терминологии исследуемых сравниваемых языков значимую роль играют также суффиксы, продуктивными из которых являются следующие: **-гин** (*пахтагин*: *матоъҳои пахтагин*, *газворҳои пахтагин*), **-анда** (*боф+анда*= *бофандада*; *дӯз+анда*= *дӯзандада*, *рес+анда*=*ресандада*), **-ӣ** (*наддоф+ӣ* = *наддофӣ*, *читгар+ӣ* = *читгарӣ*, *дӯконбоф+ӣ* = *дӯконбофӣ*, *гилембоф+ӣ* = *гилембофӣ*, *қолинбоф+ӣ* = *қолинбофӣ*, *абрешимӣ* <*газворҳои абрешимӣ*, *шоҳӣ*, *сӯзаниӣ*, *қаламӣ*>), **-вор** (*либосвор*), **-ворӣ** (*абрешимворӣ*, *йиртишворӣ*), **-гар.** (*чит+гар*= *читгар*, *рехта+гар* = *рехтагар*, *шуста+гар* = *шустагар*), **-гоҳ** (*дастгоҳ*), **-ак** (*галтак*, *чангак*, *нӯмолак*, *сӯзанак*, *гӯшак*, *забонак*), **-иш** (*ресиши*, *бофиши*), **-а** (*бофта*, *абра*), **-ча** (*ало+ча*= *алоча*, *бӯғча*), **-гӣ** (*бофандагӣ*, *дӯзандагӣ*, *ресандагӣ*=*ресандагӣ*); **-ер** (*weaver*, *spinner*), **-инг** (*braiding* (*бофиши*, *печиши*), *spinning* (*ресиши*), *weaving* (*бофиши*), *warping* (*печонииш*), *dyeing* (*хушкунӣ*, *рануборкунӣ*), *imbroidering* (*кашида дӯзӣ*, *гӯлдӯзӣ*), *embellishing* (*ороши*)), **-ор** (*separate+or* = *separator* (*ҷудокунанда*) <*separator unit* (*дастгоҳи ҷудокунанда* (-и нах, *матоъ*); *separator roll* – *гилдириракчаи ҷудокунанда*), **-ле** (*spindle*, *shuttle*, *shuttle action* (*амали дар моку фаъолият кардан*); *shuttle body* (*баданаи моку*); *shuttle box* (*қутии моку*)).

Таблица №3 Образования текстильных терминов посредством суффиксов в таджикском языке



В системе текстильной терминологии таджикского и английского языков наблюдаются слова-термины, образованные посредством двух словообразовательных элементов, т.е. суффиксов и префиксов, к примеру: *inter+face+ing = interfacing* (*равганбанд* (*прокладочный материал*)< *interfacing of the loom* (*равганбанди дастгоҳи бофандагӣ*): *Today the spinner couldn't work as an interfacing of her loom was spoiled* (*Имрӯз ресандазан кор карда натавонист, зоро равганбандӣ* (*ложи муҳофизи*) *дастгоҳи ўаз кор баромада буд*)). *inter+lock+ing = interlocking*; *inter+lace+ing = interlacing*; *anti+ballon+ing = antiballooning* (*халтаи газногузари аэростати маҳдудкунанда* < *ring antiballooning – маҳдудкунандаи баллони доирашакл*).

3.1.2. Формирование текстильной терминологии посредством синтаксисо-морфологического способа. Синтаксисо-морфологический способ является одним из наиболее продуктивных способов слово- и терминообразования в таджикском и английском языках. Сложные слова и термины текстильной промышленности группируются следующим образом: сложносочиненные термины; сложноподчиненные термины; сложная смешанная терминология.

Сложносочиненные термины. Данный способ терминообразования в основном свойственен именам существительным, прилагательным и наречиям, а также используется в образовании других частей речи. Образование сложносочиненных терминов при помощи интерфиксов занимает особое место в таджикском языке, т.е. посредством интерфиксов связываются различные части речи и большинство указанных терминов имеют различные корни: *абр+a+астар=абрастар*; *даст+i+боф=дастибоф*.

Сложноподчиненные термины. Данный тип терминов в основном состоят из двух корней. По характеру связей между их компонентами их можно классифицировать на две группы: 1. Термины, в которых первый компонент является основным, а второй подчиненным. 2. Термины, у которых первый компонент является подчиненным, а второй компонент – главным. В терминологической системе текстильной промышленности существуют сложные слова, состоящие из существительного и основы настоящего времени глагола, где основа глагола является главным словом, а существительное – его атрибутом (пояснительный компонент), и между компонентами существует объектная связь. Основы настоящего времени представляют собой сокращенное причастие. Кроме того, существительные, образованные от основы настоящего времени глагола и существительного, обозначают человека по профессии и роду занятий. Именной компонент сложного слова указывает, какой специальностью и профессией занимается человек: *қолинбоф* (*бофандай қолин* – *ковровица*), *намадбоф* (*бофандай намад* – *валяльщик войлока*), *бандбоф* (*бофандай банд* – *плетельница верёвок*), *гилембоф* (*бофандай гилем* – *ковровица*), *алочабоф* (*бофандай алоча* – *вязальница алачи*), *ямоқдӯз* (*дӯзандай ямоқ* – *призывающий заплаты*), *адрасбоф* (*бофандай адрас* – *ткач адреса*).

Наравне с этим в терминосистеме таджикского языка существуют многосоставные существительные, которые по структуре разделяются на две

группы: 1) сложные многосоставные существительные, первая часть которых сложная; 2) многосоставные сложные существительные, вторая часть которых является сложной. Сложными многокомпонентными существительными первой группы являются те термины, первый компонент которых образуется как сложное слово и употребляется отдельно, а затем к нему соединяется второй компонент, образуя сложное многокомпонентное существительное: *яктаҳ+курт* = *яктаҳкурт*. Другую группу многокомпонентных существительных составляют слова, второй компонент которых является сложным, и затем присоединяются к первому: *даст+рӯмол* = *дастрӯмол*.

Смешенные сложные термины. Данный тип сложных терминов состоят из двух и более основ или корней и словообразовательных элементов: *алоча+боф+ӣ* = *алочабофиӣ*. В системе текстильной терминологии существуют смешенные сложные термины, которые выражают различные детали и части ткацкого станка и в процессе производства текстильной продукции выполняют ту или другую конкретную функцию. Данный тип терминов производятся из различных существительных и основы настоящего времени глаголов *кардан* и *доштан* и суффикса *-анда*: *тандзим+кун+анда* = *тандзимкунанда*, *калоба+кун+анда* = *калобакунанда*, *маҳдуд+кун+анда* = *маҳдудкунанда*, *ҳаракат+кун+анда* = *ҳаракаткунанда*, *найча+дор+анда* = *найчадоранда*, *моку+дор+анда* = *мокудоранда*.

Кроме этого, существуют сложные смешанные термины, один компонент которых является заимствованной, а другой – исконно таджикской лексемой: *қуроқдӯзӣ*. Первый компонент термина *қуроқдӯзӣ* – слово *қуроқ* заимствована из тюркского языка. *Карбос+боф+ӣ* = *карбосбофиӣ*. Первый компонент термина *карбосбофиӣ*, т.е. слово *карбос* является индийской лексемой, а второй – глагол «бофтан».

Несмотря на это, в таджикском языке существуют смешанные сложные существительные, образованные из существительного, основы настоящего времени глагола и суффикса *-ак*: *чарх+рес+ак* = *чархресак*, *риштакашак*.

Другую группу смешанных сложных многокомпонентных существительных составляют лексические единицы, второй компонент которых является сложным, и первый компонент присоединился к нему: *матоъ + теладиҳ+анда* = *матоътеладиҳанда*: *пластинаи болопӯши асбоби матоътеладиҳанда*; *пат + тозакун+анда* = *паттозакунанда*: *чуткаи паттозакунанда*, *ришта + тарангкун + анда* = *риштатарангкунанда*: *гӯшии риштатарангкунанда*; *пружинаи риштатарангкунанда*, *сӯзан + равонкун + анда* = *сӯзанравонкунанда*, *матоъ + поракун +ӣ* = *матоъпоракунӣ* = *мизи матоъпоракунӣ*.

Наравне с этим, в системе текстильной терминологии наблюдаются смешанные сложные существительные, которые образованы посредством префикса и суффикса, и обозначают часть деталей ткацкого станка и их функцию, терминологические свойства данных терминов проявляются в составе терминов-словосочетаний, к примеру: *ба+ҳаракат + дарор + анда* = *баҳаракатдароранда*: *баҳаракатдарорандай корд*; *баҳаракатдарорандай баландӣ*.

Один из отличительных свойств сложных текстильных терминов сравниваемых языков проявляется в том, что некоторые лексические единицы английского языка в морфологическом плане являются сложными, а их таджикский аналог употребляется в форме составного существительного или термина-словосочетания: *bookbinding* – матои пайњамкашидашуда; *multiphase* – дастгоҳи бисёрсамта; *shrinkage* – нишастан <*shrinkage of fabric* – нишастани матоъ>; *yardgood* – матои (газвори) канабӣ (пахтагӣ) <*yardgood fabric* матои пахтагии трикотажӣ>; *openwork* – матои турӯ – <*openwork fabric* – матои турии трикотажӣ>; *interlock* – матои дуқабата.

3.1.3. Формирование текстильной терминологии посредством морфолого-синтаксического способа. В обоих языках переход терминов с одной части речи в другую осуществляется в рамках существительного и прилагательного, глагола и причастия, а также наречия. В историческом процессе некоторые термины перешли в разряд другой части речи. К примеру: *боғанд*, *ресанд*. Оба термины перешли из причастия в существительные.

Необходимо констатировать, что морфолого-синтаксический способ в таджикском языке не столь продуктивный, а в английском, наоборот, он продуктивный. Таким образом, мы сгруппировали собранную в процессе исследования текстильную терминологию в рамках морфолого-синтаксического способа: **существительные:** *reel* – калоба, найча; *knit* – бофт; *produce* – маҳсулот; *weave* – тарзи ба ҳамдигар пеҷидани тору пуди матоъ; **глагол:** *to reel* – пеҷондан< *Reel out more line, the fish is getting away and may break it!* – Ресмони шастро зиёдтар пеҷон, то ки моҳӣ аз он раҳои ёфта онро надаронад!); *to knit* – бофтан; *to produce* – истеҳсол кардан; *to weave* – бофтан.

Наравне с этим, в системе текстильной терминологии существует определенное количество терминов, которые сначала выполняли функцию существительного, затем прилагательного: а) как существительное: *soft as silk* – ҳамчун шоҳӣ нарм/мулоим; *fine silk* – шоҳии маҳин; *raw silk* – абрешиими хом; *acetate silk* – шоҳии атсетат; *artificial / fibre / synthetic silk* – шоҳии гайритабиӣ; *China silk* – крепдешин (анвои матои нафиси абрешиими); *transparent silk* – шоҳии ҳарип; *chatoyant / shot silk* – шоҳии ҷилодор/мавҷдор, шанжан *plain silk* – шоҳии якранга/бенақшу нигор; б) как прилагательное: *silk thread* – ришиши абрешиими; *silk filament* – ғози абрешиим; *silk sewing* – нахи/ресмони абрешиими; *silk tiers* – тасмаҳои абрешиими; *silk stockings* – ҷуроби абрешиими; *silk cloth* – матои абрешиими, *silk dresses* – куртаи абрешиими.

3.1.4. Формирование текстильной терминологии на основе синтаксического способа. Образование терминов в виде словосочетания в таджикском и английском языках является не новое явление, значительное количество терминов текстильной отрасли создается на основе этого способа. Компоненты составных терминов или терминов-словосочетаний в сравниваемых языках связаны друг с другом посредством различных грамматических связей, причем в таджикском языке наиболее продуктивной грамматической связью является изафетная, в рамках которой основной компонент сочетается с подчиненным посредством изафетного окончания «-

и», и большинство компоненты терминов-словосочетаний сферы текстиля соединяются при помощи этого типа связи и они распространены в системе текстильной терминологии как изафетные именные словосочетания.

Так, скопленные термины-словосочетания распределены по следующим моделям.

Термины-словосочетания таджикского языка. В таджикском языке составные термины или термины-словосочетания текстильной отрасли образуются на основе следующих моделей:

N+Adj. Составные термины или термины-словосочетания, созданные по этой модели, состоят из двух компонентов, и главным компонентом является существительное, а подчиненным – прилагательное, и они соединяются с друг другом посредством изафета «-и»: *атласи абрешишӣ*; *матоъҳои шоҳӣ*; *матоъҳои абра/avra*; *кӯқдӯзии шикаста*.

N+N. Термины-словосочетания, образованные по этой модели, являются двукомпонентными, и оба компонента – существительные. Компоненты присоединяются посредством изафетной связи. Помимо этого, второй компонент данного типа терминов-словосочетаний указывает на место производства той или другой ткани: *атласи Хуҷанд*; *чиҳози боғандагӣ*.

N + Adj+ Adj. Термины-словосочетания, сконструированные по этой модели, состоят из трех компонентов, и третий и второй компоненты подчиняются первому, т.е. основному компоненту, посредством изафетной связи: *матоъҳои ҳамвори ҷилодор*.

N+ N + Adje. Термины-словосочетания данной модели состоят из трех компонентов – двух существительных и прилагательного, второй и третий компоненты присоединяются первому посредством изафетной связи: *тори бекасаби раҳдор*.

N+Adj+N+Adj. Термины-словосочетания данного типа состоят из четырёх компонентов, и две первые компоненты и две последние являются существительными и прилагательными, компоненты которых присоединены посредством изафетной связи: *матои дастии сифати пахтагин*.

Термины-словосочетания английского языка. Термины-словосочетания английского языка построены на основе следующих моделей:

Adj+N. Термины-словосочетания, образованные по этой модели, состоят из двух компонентов, и компоненты связаны между собой посредством порядка слов: *spinning wheel* –чархи ресандагӣ; *cotton-spinning factory* – корхонаи пахтаресӣ; *Silk weaving factory* –фабрикаи шоҳибоғӣ, *woolen stockings* – ҷӯробҳои пашмӣ, *stocking mill* – фабрикаи ҷуроббоғӣ.

Adj+Adj+N. Термины-словосочетания данной модели состоят из трех компонентов, и две первые компоненты являются прилагательными, а третий – существительным, компоненты взаимосвязаны подчинительной связью: *double knitted factory* – матои катони дутарафаи кулулабофташуда.

Adjective+Noun+Noun. Термины-словосочетания, образованные посредством этой формы, являются трехкомпонентными, и первый компонент – это прилагательное, а второй и третий – существительное и существительное, которые присоединены подчинительной связью: «*knitted fabric mill* – матои

катонбофӣ; *knitted outwear mill* – корхонаи либосҳои болопӯи истеҳсолкунанда» [ODE: electronic resource].

3.1.5. Формирование текстильной терминологии на основе лексико-семантического способа. Этой группе относятся термины, образующиеся на основе метафоризации: *eyelid* – суроҳ; *дастак* – таҷӯзот (*асбоб*) - *holder*, *дандона* – *сам*.

В системе текстильной терминологии наблюдается несколько способов метафоризации лексических единиц, например:

метафоризация названия по сходству формы и функции: «устувона, барабан (*ашёи силиндрӣ ҷарҳзананда дар дастгоҳҳои наддофӣ, қалобакунӣ, пилтаресӣ*) – *drum, cylinder (rotating cylindrical object in combing, reeling, doubling machines)*; сӯроҳ (*сӯроҳ қалони даврашакл дар ришишадон*) – *eyehole (large round hole in the thread feeder)*, сӯроҳ (*сӯроҳи хурд дар маснуоти аз матоъ бофташуда*) - *cat eye / pinhole (a very small hole in hosiery or fabric)*, диагонал (*навъи матоъ гафси рах-пах*) – *diagonal (type of thick striped fabric)*» [ФТЗТ; OED: electronic resource];

метафоризация по сходству формы и употребления: *funnel (a cone-shaped object through which the strand passes)* – даҳана (*ашёи конусшакл, ки аз он ҳомриши/клова мегузарад*); *card (a device in the form of a plate with a row of teeth for combing yarn)* – шона (*асбобе дар шакли таҳта дори қатори дандонҳо барои наддофии ришишта*); *дандона (барҷаста тез дар шона)* - *cog (sharp ledge on the card)*, сӯзандон/сӯзанмонад (*дастгоҳе, ки аз узвҳои ҳалқасоз дар мошини боғандагӣ иборат аст*) - *needle-case (device consisting of loop-forming organs in a knitting machine)*;

метафоризация названия по свойству и качеству: «карбос/катон (*матои саҳт, дуруши таҷӯзот ва оддӣ бофташуда*) - *canvas / duck (a firm, heavy, plain-weave fabric)*, ҳарир (*матои маҳини ҳарир*) - *veil (fine silk fabric)*; *sailcloth / duck / canvas (coarse linen or hemp fabric, originally used for sails)* – *матои катонӣ, карбос (катони дуруши ё матои канабӣ, ки аслан барои бодбон истифода мешавад*» [ФТЗТ; OED: electronic resource];

метафоризация названия из-за схожести расположения инструментов и оборудования: *cap, нӯг (гиреҳи ҳалқа дар сари таҷӯзот)* - *head / cap – (protruding device in a loop catcher)*, *оҳир/интиҳо (навъи партовҳои истеҳсоли нахи паҳим)* - *end (type of waste in the production of wool fibers)*; *face (the upper side of the fabric produced by a special weave)* - *рӯй, тарафи рост (тарафи болоии матоъ, ки бо бофтани маҳсус истеҳсол карда мешавад)*; *trimming, edging (edge of the fabric)* – лабаки, фаровези, канори (-и матоъ), *tail (back of the needle – дум (қисми оҳири сӯзан)*.

3.2. Классификация текстильных терминов по частеречной принадлежности. Словарный запас языка составляют комплекс слов и терминов, принадлежащих той или иной части речи. Лексика и терминология, собранная нами, относятся следующим частям речи:

существительное: *адрасбоф, алоҷабоф, қалобарес, атласбоф, боғанда, зарӯз, нақшдӯз, гилембоф, қолинбоф; weaver, spinner, knitter, binder, embroiderer, carpet-maker, wool-maker;*

прилагательное: чандир < матои чандир; stretch < stretch socks, дурушт < абрешими дурушт, тӯрӣ, тӯрдор < пардаҳои тӯрӣ; камволӣ < матоъҳои камволӣ, ресмонҳои камволӣ, фабрикаи камволӣ; патдор, пашмдор < матои пашмдор, ҷойпӯши патдор, шоҳӯ < матои шоҳӯ; тӯрӣ < либоси тӯрӣ; dance/ cloth / thick < dance/ cloth / thick silk; lacy, lacy, pattern; knitted < knitted cloth fabric; silk thread, silk stockings, silk cloth);

глагол: бофтан, тор танидан, пеҷонидан, буридан, дӯхтан, рӯкаш кардан; to weave, to warp, to reel, to cut, to drape, to wear); зарф (моҳирона буридан (-матоъ), тез кор кардан, бодиқӯат бофтан; to cut masterly to weave carefully to clean fastly (-cloth).

Таким образом, анализ соотнесенности текстильной терминологии той или иной части речи показал, что в обоих сравниваемых языках термины-существительные занимают ключевое место и употребляются как вещественные и абстрактные существительные.

ВЫВОДЫ

Результаты анализа текстильной терминологии таджикского и английского языков показали, что:

1. Текстильная терминология, наряду с лексикой, считается важной частью словарного запаса национального языка и состоит из понятий, отражающих древнее ремесло таджикского и английского народов.

2. В системе текстильной терминологии таджикского и английского языков присутствуют элементы, заимствованные из иностранных языков, полисемические, омонимические, синонимические и антонимические единицы, различные параллели слов, фразеологические сочетания и словосочетания, элементы языка классической литературы.

3. Термины текстильной отрасли таджикского и английского языков с точки зрения морфологической структуры были распределены в простые, производные, сложные, составные или термины-словосочетания, а в процессе исследования были определены их дифференциальные признаки.

4. Исследование текстильной терминологии в сравниваемых языках имеет большое значение не только как один из важнейших вопросов сравнительного языкознания, но и лексика и терминология данной области охватывают множество материалов этого народного творчества. Помимо этого, текстильные слова и термины сопоставляемых языков описывают конкретные исторические и традиционные обычаи и традиции народа.

5. Не исследовав произведения древних таджикско-персидских и английских писателей, невозможно исследовать терминологические особенности вышеупомянутых языков, поскольку необходимую информацию можно собрать на основе детального терминологического изучения данной области.

6. В процессе исследования выяснилось, что роль слово- и терминообразования в формировании текстильной терминологии очень велика. Если в таджикском языке большая часть текстильной терминологии основана

на основе морфологического способа, то в английском языке эти термины большей частью основаны на синтаксическом способе.

7. В процессе исследования выяснилось, что в лексическом составе таджикского языка прослеживается значительное количество арабских и русских заимствований, а в английском языке - большое число латинских и французских.

8. Если большинство двухкомпонентных терминов таджикского языка образуются по форме «существительное+прилагательное», то большинству английским терминам свойственна модель «прилагательное + существительное».

9. В процессе исследования выяснилось, что суффикс *-ғӣ* является наиболее продуктивным при создании большинства текстильных терминов в таджикском языке, а его эквивалентом в английском – суффикс *-er*. Предлоги менее продуктивны при образовании терминов в рассматриваемых языках.

10. Если большинство заимствований вошли в таджикский язык из латинского, греческого, французского и немецкого языков посредством русского, то в английском языке заимствования имеют латинское и французское происхождение.

11. В процессе исследования выяснилось, что существует различие в образовании терминов текстильной отрасли в сопоставляемых языках. Если в таджикском языке терминов текстильной отрасли образуется в форме терминосочетание и состоит из отдельных компонентов, то эти типов терминов в большинствах случаях выражаются одним словом в английском языке.

12. Установлено что в системе терминов текстильной отрасли обоих языков имеются лексические единицы, приобретшие особенности многозначности, омонимичности, синонимичности и антонимичности.

13. В обоих языках источниками формирования текстильной терминологии являются художественные, исторические произведения, а также словари.

14. В процессе исследования выяснилось, что терминология текстильной промышленности тесно связана с другими областями, такими как химия, ботаника, техника и материаловедение.

15. Терминологические признаки и характеристика лексических единиц текстильной промышленности известны, прежде всего, в составе словосочетаний и предложений, так как без этих особенностей невозможно отличить термин от обычного слова.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ и рассмотрение слов и терминов текстильной отрасли на основе научных и художественных работ является одной из главных тем современности. Известно, что лексика и терминология текстильной отрасли занимает особое место в научных и художественных произведениях мыслителей и ораторов прошлого, и в этом контексте можно дать следующие рекомендации:

1. Завершенное исследование может способствовать дальнейшему изучению текстильной терминологии в трудах ученых-лингвистов и таджикско-английских терминологов, и они смогут ее использовать.

2. Основные положения, на основании которых изложены результаты и выводы исследования, могут быть широко использованы при лексико-семантическом, грамматическом, этимологическом и структурном анализе текстильных терминов и роли сопособы образования лексики и терминологии в таджикском и английском языках.

3. Собранные слова и термины могут широко использоваться в различных исследованиях и трудах, таких как учебные пособия, научные монографии, а также при разработки терминологических словарей.

4. Исследуемой лексики и терминологии текстильной отрасли облегчает работу специалистов в данной области, поскольку в диссертации все термины области представлены на двух языках – таджикском и английском.

5. Обширное исследование лексики и терминов текстильной отрасли на основе произведений поэтов и писателей и словарей поможет освоить лингвистические особенности этих терминов.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

[1-М.] Ҳасанова С. Р. Ҳусусиятҳои лугбӣ-грамматикии истилоҳоти соҳаи нассочии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С. Р. Ҳасанова // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. – Хоруғ, 2021.– № 1(17). – С. 203-209.

[2-М.] Ҳасанова С. Р. Тематическая классификация текстильной терминологии таджикского и английского языков / С. Р. Ҳасанова // Ахбори Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4 (269). – С. 209-213.

[3-М.] Ҳасанова С. Р. Нақши калимаҳои умуниистеъмол дар ташаккули истилоҳоти бофандагии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С. Р. Ҳасанова // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2023. – №6 (1107). – С. 98-103.

[4-М.] Ҳасанова С. Р., Ҷаматов С. С. Бозтоби луғоту истилоҳоти бофандагӣ дар сарчаашмаҳои муосири фарҳангнигорӣ ва таъриҳӣ / С. Р. Ҳасанова, С. С. Ҷаматов // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2024. – №1 (108). – С. 69-73

[5-М.] Ҳасанова С. Р., Ҷаматов С. Таҳлили соҳтори вожаву истилоҳоти бофандагӣ бар пояи роҳу усули калимасозӣ / С. Р. Ҳасанова, С. Ҷаматов // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2024. – №2 (109). – С. 12-21

II. Статьи, опубликованные в других научных изданиях:

[7-М.] Ҳасанова С.Р. Мавқеи калимаҳои иқтибосии марбути бахши нассочӣ дар таркиби луғавии забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ / С. Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ, адабиётшиносӣ ва

методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои олӣ: мавод. конфер. илм-амал. ҷумҳур. – Душанбе, 2021. – С.144-146.

[8-М.] Ҳасанова С.Р. Назаре ба мағҳуми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар илми забоншиносӣ / С.Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва лингводидактика дар заминай муоширати байнифарҳангӣ: мавод. конфер. илм-амал. ҷумҳур. - Душанбе, 2021. - С.285-289.

[9-М.] Ҳасанова С. Р. Роль суффиксов в образовании текстильной терминологии таджикского и английского языков / С. Р. Ҳасанова // Забони миллӣ оинаи пурчилои таъриҳ: мавод. конфер. илм-амал. ҷумҳур. - Душанбе, 2022. - С. 98-102.

[10-М.] Ҳасанова С. Р. Виды и структура текстильных терминов в английском и таджикском языках / С. Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, методика ва тарҷума: мавод. конфер. илм-амал. ҷумҳур. - Душанбе, 2020. - С. 209-213.

[11-М.] Ҳасанова С.Р., Джаматов С.С. Метафоризация текстильных терминов в таджикском и английском языках / С. Р. Ҳасанова, С. С. Джаматов // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, методика ва тарҷума: мавод. конфер. илм-амал. ҷумҳур. - Душанбе, 2023. - С. 258-261.

[12-М.] Ҳасанова С.Р., Ҷаматов С.С. Таҳдили соҳторӣ ва луғавию маъноии истилоҳоти боғандагии асари «Шаҳрошӯб»-и Сайдои Насафӣ ва муодилҳои англисии онҳо / С.Р. Ҳасанова, С.С. Ҷаматов // Муносибати босалоҳият дар рушду нумуи таълими забони хориҷӣ: мавод. конфер. илм-амал. байнал. - Душанбе, 2024. – С.141-144.

[13-М.] Ҳасанова С.Р. Падидаи муродифот дар низоми истилоҳоти боғандагӣ / С.Р. Ҳасанова // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ: мавод. конфер. илм-амал. ҷумҳур. - Душанбе, 2020. – С.141-144.

АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Ҳасанова Саодат Раҷабалиевна дар мавзуи «Таҳлили луғавию грамматикии истилоҳоти бофандагӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (бар мабнои маводи фарҳангҳо ва осори илмию адабӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)- доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 –Забоншиносӣ (6D021302 –Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)

Калидвоҷаҳо: забон, забони тоҷикӣ, забони англисӣ, муқоиса, калима, вожа, истилоҳ, калимасозӣ, истилоҳсозӣ, истилоҳоти бофандагӣ, хусусияти луғавӣ, хусусияти маънӣ, хусусияти соҳторӣ, хусусияти решашиносӣ, муодил, полисемия, омонимия, синонимия, усулҳои истилоҳсозӣ, усули сарфӣ, усули наҳвию сарфӣ, усули наҳвӣ, усули луғавӣ-маънӣ.

Дар диссертатсия дар заминай маводҳои фарҳангномаҳо, асарҳои илмию бадеӣ, пеш аз ҳама, таҳлили луғавию маънӣ ва соҳтории истилоҳоти бофандагӣ анҷом дода шуда, монандӣ, тафовут ва умумияти онҳо муайян карда мешаванд.

Аҳаммияти илмии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки маводи рисола ва пажуҳиши муаллиф дар асоси вожаномаву фарҳангномаҳои дузабонаву бисёрзабона ва тафсирӣ, асарҳои илмиву бадеӣ таҳия ва гурӯҳбандӣ гардида, дастовардҳои илмии он барои ба низоми муайян даровардани истилоҳоти соҳаи бофандагии забонҳои тоҷикиву англисӣ ва ҳамчунин, ҳангоми тадриси курсҳои амаливу назариявӣ аз фанҳои таҳассусӣ, амсоли лугатшиносӣ, лугатнигорӣ, типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикиву англисӣ мусоидат менамояд.

Диссертатсия аз се боб иборат буда, ҳамаи масъалаҳои матраҳшавандა аз рӯйи мазмуну мундариҷа дар бобҳову фаслҳо бозтоб гардидаанд.

Натиҷаи таҳлилу баррасии мавзуи таҳқиқ дар омӯзиши масоили гуногуни марбут ба шоҳаҳои забоншиносӣ, аз ҷумла, забоншиносии муқоисавӣ-типологӣ, лугатшиносӣ, лугатнигорӣ, дастур, маънишиносӣ, решашинохтӣ ва услубшиносӣ метавонад корбурд гардад.

Илова бар ин, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ метавонад барои мукаммал гардидани назарияи лугатшиносӣ ва маъношиносӣ забонҳои тоҷикиву англисӣ, инчунин, таълифи фарҳангҳои истилоҳӣ хизмат намоянд.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Хасанова Саодат Раджабалиевна на тему «Лексико-грамматический анализ текстильной терминологии в таджикском и английском языках (на основе словарей, научных и художественных произведений) » на соискание ученой степени доктора философии (PhD) – доктора по специальности 6D021300 – Языконание (6D021302 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание)

Ключевые слова: язык, таджикский язык, английский язык, сравнение, слово, термин, словообразование, терминология, текстильной терминологии, лексические особенности, семантические особенности, структурные особенности, этимологические особенности, эквивалент, полисемия, омонимия, синонимия, способы образования терминов, морфологический способ, синтаксисо-морфологический способ, синтаксический способ, лексико-семантический способ.

В диссертации на основе материалов словарей, научных и художественных произведений, прежде всего, проводится лексический, семантический и структурный анализ текстильных терминов, а также определяются их сходства, различия и общность.

Научная значимость диссертации заключается в том, что материал диссертации и исследований автора разработан и систематизирован на основе двуязычных, многоязычных и толковых словарей и научных и художественных произведений, а его научные достижения используются для проведение в определенную систему текстильной терминологию на таджикском и английском языках, а также в ходе преподавания практические и теоретические курсы по профильным предметам, таким как лексикография, лексикография, сравнительная типология таджикского и английского языков.

Диссертация состоит из трех глав, и все рассматриваемые проблемы отражены по содержанию глав и разделов.

Результаты анализа и рассмотрения темы исследования могут быть использованы при изучении различных вопросов, относящихся к отраслям языкознания, в частности сравнительно-типологическому языкознанию, лексикографии, лексикографии, обучению, семантике, этимологии и стилистике.

Кроме того, результаты научных исследований могут послужить совершенствованию теории лексикографии и семантики таджикского и английского языков, а также составлению терминологических культур.

ANNOTATION

for the dissertation of Khasanova Saodat Rajabalievna on the topic of «Lexico-grammatical analysis of textile terminology in the Tajik and English languages (based on dictionaries and scientific and artistic works)» for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) - doctor in the specialty 6D021300 - Linguistics (6D021302 - Comparative-historical, typological and comparative linguistics).

Keywords: language, Tajik language, English language, comparison, word, term, word formation, terminology, textile terminology, lexical features, semantic features, structural features, etymological features, equivalent, polysemy, homonymy, synonymy, ways of forming terms, morphological method , syntax-morphological method, syntactic method, lexical-semantic method.

In the dissertation, based on materials from dictionaries, scientific and artistic works, first of all, a lexical, semantic and structural analysis of textile terms is carried out, and their similarities, differences and commonalities are determined as well as.

The scientific significance of the dissertation lies in the fact that the material of the dissertation and research of the author is developed and systematized on the basis of bilingual, multilingual and explanatory dictionaries and scientific and artistic works, and his scientific achievements are used to implement textile terminology in a certain system in Tajik and English, as well as during teaching, practical and theoretical courses in specialized subjects such as lexicography, lexicography, comparative typology of the Tajik and English languages.

The dissertation consists of three chapters, and all the problems considered are reflected in the content of the chapters and sections.

The results of the analysis and consideration of the research topic can be used in the study of various issues related to branches of linguistics, in particular comparative typological linguistics, lexicography, lexicography, teaching, semantics, etymology and stylistics.

In addition, the results of scientific research can serve to improve the theory of lexicography and semantics of the Tajik and English languages, as well as the compilation of terminological cultures.